

# Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

## ҚАРОР

### Дар бораи Қоидаҳои ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мувофиқи [моддаҳои 14](#) ва [15](#) Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон", [моддаи 51](#) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" ва бо мақсади таъмини ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Қоидаҳои ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шаванд ([замима мегардад](#)).

2. Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ҷиҳати татбиқи Қоидаҳои ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои зарурӣ андешанд.

3. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраргардида:

- ҳуҷжатҳои барои татбиқи Қоидаҳои ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурро таҳия ва тасдиқ намояд;

- ҷиҳати мутобиқ гардонидани санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қоидаҳои ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод омода намуда, ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур намояд.

4. Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраргардида шарикони рушди Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба қабул гардидани қарори мазкур огоҳ намояд.

5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2010, [№ 389](#) "Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 25 феввали соли 2017 № 95

ш.Душанбе

# Правительство Республики Таджикистан

## ПОСТОНАВЛЕНИЕ

### О Правилах привлечения, использования координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан

В соответствии со статьями 14 и 15 конституционного Закона Республики Таджикистан "О Правительстве Республики Таджикистан", [статьей 51](#) Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" и в целях привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи. Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Утвердить Правила привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан (прилагаются).

2. Министерствам, ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти и органам самоуправления поселков и дехотов принять необходимые меры по реализации Правил привлечения использования, координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан.

3. Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в установленном порядке:

- разработать и утвердить документы, необходимые для реализации Правил привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан;

- подготовить и внести на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан предложения по приведению нормативных правовых актов Республики Таджикистан в соответствие с Правилами привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан.

4. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан в установленном порядке уведомить партнеров по развитию Республики Таджикистан о принятии данного постановления.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 августа 2010 года [№389](#) "Об утверждении Правил привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи Республике Таджикистан.

Председатель

Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе,

от 25 февраля 2017 года, № 95

Бо қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 25 феввали соли 2017, № 95  
тасдиқ шудааст

## **Қоидаҳои ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**

### **1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

1. Қоидаҳои ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Қоидаҳо) чараёни ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ, мониторинг ва арзёбии истифодабарии самараноки тамоми намудҳои кумаки беруна ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшавандаро танзим менамояд.

### **2. МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ҚОИДАҲО**

2. Мақсади Қоидаҳо ин таъмин намудани ҷалби мақсаднок ва истифодаи самараноки ҳама гуна кумаки берунае, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегарданд ва беҳтар намудани ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги он мебошад.

#### **3. Вазифаҳои асосии Қоидаҳо:**

- таъмини мақсаднокӣ ва шаффофияти чараёни ҷалб ва истифодаи кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, самтбахшии он барои ноил гаштан ба мақсадҳои барномаҳои давлатии дастгирӣ ва рушди мамлакат;

- ба низом даровардани вазифа ва ваколатҳои мақомоти идоракунии давлатӣ дар чараёни ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна;

- муайян намудани расмиёти стандартӣ оид ба омода, интиҳоб, татбиқ ва мониторинги лоиҳаҳо, ки аз ҳисоби кумаки расмӣ барои рушд, аз он ҷумла дар асоси истифодаи низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна амалӣ мегарданд;

- таъмини робитаи мутақобила байни чараёни банақшагири ва истифодаи кумаки расмӣ беруна барои рушд, бо чараёни банақшагирии бучет ва стратегияи миёнамуҳлати хароҷоти бучетӣ;

- якхелакунии расмиёти баҳисобгирии ҳаҷми кумаки беруна;
- ба тартиб даровардан ва мураттаб сохтани чараёни мониторинг ва арзёбии самаранокии истифодаи кумаки беруна;
- мувофиқа намудани чараёни ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар ҷумҳурӣ бо хуччатҳои байналмилалӣ дар баҳши кумаки беруна, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардидаанд.

### **3. МАҲҲУМҲОИ АСОСӢ**

4. Дар Қоидаҳо мафҳумҳои зерин истифода шудаанд:

- кумаки беруна - аз ҷониби шарикони рушд пешниҳод гардидани маблағҳои пулӣ, аз ҷумла бо асъори хориҷӣ, мол (молу мулк, арзишҳои моддӣ ва техникӣ), иҷрои корҳо, хизматрасонии ройгон ва имтӣзннок ба истифодабарандагон бо мақсади мусоидат барои паст намудани сатҳи камбизоатӣ, рушди иқтисодии институционалӣ ва фардӣ, ислоҳоти татбиқшаванда ва рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин равона гардидан ба пешгирӣ ва бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ ва дигар ҳолатҳои фавқулодда;

- кумаки техникӣ - яке аз намудҳои кумаки беруна, ки аз ҷониби шарикони рушд ройгон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тариқи гузаронидани таҳқиқот, омӯзиш, пешниҳоди мутахассисон, интиқоли таҷриба ва технология, таҳвили таҷҳизот ва дигар мол (молу мулк) аз рӯи лоиҳаҳои (барномаҳои) амалишаванда, гузаронидани асосноккунии техникӣю иқтисодии лоиҳаҳо, инчунин дар шакли ташкил ва (ё) гузаронидани семинарҳо, конференсияҳо ва дигар чорабинҳои пешниҳод мегардад;

- кумаки башардӯстона - намуди кумаки беруна, ки ройгон барои расонидани кумаки тиббӣ ва иҷтимоӣ ба табақаи аҳолии камтаъмин ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир, аз офатҳои табиӣ ва дигар ҳолатҳои фавқулодда ҷабрдида ва рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ ва дигар ҳолатҳои фавқулодда пешниҳод мегардад;

- кумаки таъҷили - кумаки башардӯстонае, ки хусусияти таъҷили дошта, барои рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ ва дигар ҳолатҳои фавқулодда таъин мегардад;

- дарёфткунандаи кумаки беруна - Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳиди маъмурию ҳудудӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои давлатӣ ва

ғайридавлатӣ, ки бевосита кумаки берунаро тибқи ҳамин Қоидаҳо истифода мемамоҷанд;

- грант - кумаки роҷгон, ки барои татбиқи лоиҳаи кумаки беруна аз тарафи шарикони рушд бо шартҳои дар созишномаи байни шарикони рушд ва истифодабаранда ва ё агентии иҷроия муайяншуда, расонида мешавад;

- қарзҳои имтиёзнок - қарзҳо, ки меъёри пасти фоиз, давраи имтиёзнок, бозгашти дарозмуҳлат ва ё гранти ҳамроҳикунанда доранд;

- лоиҳаи кумаки беруна - ҳуҷҷате, ки маҷмӯи чорабиниҳоро барои ноил гаштан ба мақсадҳои мушаххас дар бар гирифта, аз ҷониби шарикони рушд дар давраи муайяни вақт пурра ва ё қисман маблағгузори карда мешавад;

- ҳаммаблағгузории лоиҳаҳо - ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳо, ҷамоаҳо (дарёфткунандаи кумаки беруна) дар шакли захираҳои молиявӣ, моддӣ, инсонӣ ва ғайра дар лоиҳаҳо, ки бо ҷалби кумаки беруна татбиқ мегарданд; инчунин саҳми шарикони рушди дигари ба татбиқи ин лоиҳаҳо ҳамрошуда;

- шарикони рушд - давлатҳои хориҷӣ, ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ, агентҳои ҳукумати давлатҳои хориҷӣ соҳторҳои маъмурию ҳудудии онҳо, ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва дигар ташкилотҳо, ки кумаки берунаро пешниҳод менамоҷанд;

- мақоми ваколатдори давлатӣ - Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷалб, истифода, ҳамроҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна;

- ташаббускори лоиҳа - мақоми идоракунии давлатӣ, ташкилоти давлатӣ ё ғайридавлатӣ, мақомати иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ки ба мақоми ваколатдори соҳавӣ ё мақоми ваколатдори минтақавӣ бо пешниҳоди лоиҳавӣ муроҷиат намудааст;

- агентии иҷроияи - ташкилоте, ки барои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои кумаки беруна масъул аст. Барои лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ агентҳои иҷроияи мақомот ва ё ташкилотҳои давлатӣ мебошанд;

- агентии амаликунанда - ташкилоте мебошад, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё агентии иҷроияи таъсис дода

шуда, барои амалигардонӣ ва истифодаи маблағҳои лоиҳаи кумаки беруна масъул аст. Вобаста ба шартҳои созишномаҳои қарзи ё грантии баимзорасида ба ҳайси агентии амаликунанда худи агентии иҷроияи баромад карда метавонад;

- мақоми ваколатдори соҳавӣ - мақоми иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ки ташаккул ва татбиқи сиёсати давлатиро дар соҳаи муайяни фаъолият дар доираи салоҳияти худ, тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, анҷом медиҳад;

- мақоми ваколатдори минтақавӣ - мақоми иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;

- пешниҳоди лоиҳавӣ - ҳуҷҷати аввалияи лоиҳа ки оид ба лоиҳа тасаввуроти умумӣ дода, маълумоти кофиро вобаста ба қабул намудани қарор дар бораи ба мақсад мувофиқ будани таҳияи минбаъдаи ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ дар бар мегирад. Пешниҳоди лоиҳавӣ дар шакли стандартӣ, ки мақоми ваколатдори давлатӣ муқарар намудааст, бо истифодаи шакли электронии он дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна пур карда мешавад;

- пешбурди лоиҳа (пешниҳоди лоиҳавӣ) - раванди муттасили гузариши лоиҳа (пешниҳоди лоиҳавӣ) аз рӯи марҳилаҳои давраи лоиҳавӣ (давраи кумаки беруна);

- Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ - Барномаи сармоягузориҳои маблағҳои давлатӣ ва аз ҷониби давлат ҷалбгардида дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст;

- барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар - ҳуҷҷатҳои стратегияи аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулгардида, аз ҷумла дурнамоҳо, консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳо, инчунин барномаҳои соҳавӣ ва минтақавии рушд, ки дар онҳо самтҳои асосии рушди кишвар, минтақа ва соҳа муайян гардидаанд;

- кумаки расмӣ барои рушд ин қисми таркибии кумаки берунае мебошад, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шарикони рушд дар доираи созишномаҳои баимзорасидаи ҷонибҳо барои татбиқи вазифаҳо, ки дар доираи барномаҳои афзалиятноки рушди мамлакат муайян шудаанд, расонида мешавад;



- лоиҳаи амалкунанда - лоиҳаи кумаки беруна, ки тибқи созишномаҳо ва ҳуҷҷатҳои байни шарикони рушд ва гирандагони кӯмак дар марҳилаи татбиқ қарор дорад;

- низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна - низоми автоматие, ки ба технологияи муосири иттилоотию коммуникатсионӣ асос ёфта, дар речаи вақти воқеӣ амал менамояд, барои чамбоварӣ, нигоҳдорӣ, навсозӣ, коркард, таҳлили иттилоот оид ба кумаки беруна ва пешкаш намудани иттилоот ба истифодабарандагони дахлдор тибқи дархости онҳо пешниҳод гардидааст;

- номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ - маҷмӯи пешниҳодоти лоиҳавие, ки ба маблағгузорӣ аз ҳисоби кумаки беруна ниёз доранд, ба ҳалли вазифаҳои афзалиятноки соҳаи дахлдор равона шудаанд, аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳавӣ таҳия ва ба низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ворид карда шуда, мутобиқи расмиёти муқаррарнамудаи Қоидаҳо интиҳоб ва дараҷабандӣ шудаанд;

- номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ - маҷмӯи пешниҳодоти лоиҳавие, ки ба маблағгузорӣ аз ҳисоби кумаки беруна ниёз доранд, ба ҳалли вазифаҳои афзалиятноки воҳиди маъмурию ҳудудии дахлдор равона шудаанд, аз ҷониби мақоми ваколатдори минтақавӣ таҳия ва ба низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ворид карда шуда, мутобиқи расмиёти муқаррарнамудаи Қоидаҳо интиҳоб ва дараҷабандӣ шудаанд;

- Номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар - номгӯи пешниҳодҳои лоиҳавие, ки дар асоси номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ мутобиқи талаботи Қоидаҳо бо истифода аз низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ташаккул меёбад.

#### **4. ЧАРАЁНИ ЧАЛБ, ИСТИФОДАБАРӢ, ҲАМОҲАНГСОЗӢ ВА МОНИТОРИНГИ КУМАКИ БЕРУНА**

5. Роҳбарии умумии чараёни чалб, истифодабарӣ, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Ҳукумат) сурат мегирад.

6. Кумаки беруна бо мақсади ҳалли вазифаҳои хусусияти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дошта, ки дар барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар муайян шудаанд, чалб ва истифода бурда мешавад.

7. Ҳамоҳангсозии кумаки беруна дар заминаи муайянсозии дақиқи доираи вазифаҳо, ваколатҳо ва масъулияти иштирокчиёии қараёни ҷалб, истифодабарӣ, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна таъмин карда мешавад.

8. Истифодаи кумаки беруна ба принципҳои шаффофият, ошкорбаёнӣ, тақсимои боадолатона ва мақсадноки он, мутобиқи ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ оид ба самарабахшии кумаки беруна ва ҳамкорӣ барои рушд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо ҳамроҳ шудааст, асос меёбад.

9. Ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳо ва шартномаҳои байналмилалӣ, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардидаанд ва Қоидаҳо сурат мегирад. Агар дар шартномаи байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон шарти дигаре пешбинӣ гардида бошад, пас муқаррароти чунин шартнома эътибори бартариятнок дорад.

10. Кумаки беруна ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли зерин пешниҳод мешавад:

- қарзҳо ва қарзҳои имтиёзнок;
- грантҳо ва дигар кумаки ройгон.

11. Шартҳои қарзгирии имтиёзнок, аз ҷумла меъёрҳои ниҳии фоида ва муҳлатҳои баргардонии қарзҳо аз ҷониби Ҳукумат муайян карда мешаванд.

12. Қараёни ҷалб, истифодабарӣ, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна давраҳои зеринро дар бар мегирад:

- муайянсозии афзалиятҳо ва эҳтиётот ба кумаки беруна дар асоси барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар, аз он ҷумла бо роҳи таҳияи номгуӣ лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ, номгуӣ лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ ва номгуӣ афзалиятноки кишвар;

- омодагӣ ва арзёбии лоиҳаҳо;
- татбиқ ва мониторинги лоиҳаҳо;
- баитмомрасонии лоиҳаҳо, арзёбии самаранокии онҳо ва таъсири онҳо ба раванди рушди миллӣ.

13. Бинобар мавҷуд будани тафовут дар расмиёти шарикони рушд вобаста ба пешниҳод намудани қарзҳо ва грантҳо,

мундариҷаи марҳилаҳои ҷараёни ҷалб ва истифодабарии қарзҳо ва грантҳо, метавонанд фарқ кунанд.

## **5. ИШТИРОКЧИЁНИ АСОСИИ РАВАНДИ ҶАЛБ, ИСТИФОДА, ҲАМОҲАНГСОЗӢ ВА МОНИТОРИНГИ КУМАКИ БЕРУНА ВА ВАКОЛАТҲОИ ОНҲО**

14. Иштирокчиёни асосии ҷараёни ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна, ташаббускорони лоиҳаҳо, агентҳои иҷроия, агентҳои амаликунанда, мақомоти ваколатдори соҳавӣ ва мақомоти ваколатдори минтақавӣ, мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Вазорати рушди иқтисод ва савдо), Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Вазорати молия) ва Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд - Бонки милли) мебошанд.

15. Ташаббускорони лоиҳа пешниҳоди лоиҳавиро дар асоси барномаҳои афзалиятлоки рушди кишвар ташаккул дода, онро ба баррасии мақоми ваколатдори соҳавӣ ё мақоми ваколатдори минтақавӣ пешниҳод менамоянд.

16. Агентҳои иҷроия тибқи тартиби муқарраргардида:

- дар гуфтушунидҳо ва омодагӣ барои имзои созишнома оид ба маблағгузори лоиҳаҳо иштирок менамоянд;

- оmodасозии лоиҳаҳо, роҳбарии умумӣ, мониторинг ва арзёбии ҷараёни татбиқи онҳоро ҷиҳати саривақт ва босифат ноилшавӣ ба мақсадҳои гузошташуда, таъмин менамоянд;

- тибқи ҳуҷҷатҳои лоиҳавии маъқул доништашуда ва талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон идоракунии дахлдори дороиҳои лоиҳаро ба роҳ мемонанд ва дар ҳолати ба анҷом расидани лоиҳа, ҷойгирнамоя ва/ё ба гирандаи кумак расонидани минбаъдаи онҳоро таъмин менамоянд;

- баҳодиҳии пешакии самарабахшии лоиҳаро баъди ба охир расидани он мегузаронанд;

- инчунин метавонанд агентҳои амаликунандаи лоиҳаҳо бошанд.

17. Агентҳои амаликунанда тибқи тартиби муқарраргардида:

- барои татбиқи лоиҳаҳо мутобиқи ҳуҷҷати лоиҳавии тасдиқгардида ва шартҳои созишномаҳои маблағгузориҳои лоиҳаҳо масъул мебошанд;

- таъмини итилоотро оид ба чараҳои татбиқи лоиҳаҳо ба агентии иҷроия, мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати молия ва мақоми ваколатдорони соҳавӣ вобаста ба шакл ва муҳлати муқаррарнамудаи Қоидаҳо таъмин менамоянд;

- то ба итмом расидани татбиқи лоиҳаҳо тибқи тартиби муқарраргардида ҷиҳати супоридаи молу мулк, ки лоиҳа ба даст овардааст, ба гирандаи кумак таклиф пешниҳод менамоянд;

- баргузориҳои аудити лоиҳаҳои сармоягузориҳои давлатиро тибқи шартҳои шартномаи маблағгузорӣ ва/ё қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд;

- уҳдадориҳои андозии андозсупорандаро иҷро намуда, инчунин барои боздоштан ва пардохти андоз, дар мавриди мавҷудияти он дар сарчашмаи пардохт, мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул мебошанд.

#### 18. Мақоми ваколатдори соҳавӣ:

- самтҳои асосии ҷалб ва истифодаи кумаки берунаро дар соҳа (бахш) мутобиқи барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар муайян менамояд;

- роҳбарии ташкилии таҳия ва ирсолӣ пешниҳоди лоиҳавиро аз ҷониби корхонаҳои зертобеш, ташкилотҳо ва сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия таъмин месозад (минбаъдсохторҳои мннтақавии зертобеш);

- пешниҳоди лоиҳавиро мутобиқи Қоидаҳо ва самтҳои асосии ҷалб ва истифодаи кумаки беруна дар соҳа (бахш) ташаққул медиҳад;

- инчунин, метавонад агентии иҷроия ва амликунандаи лоиҳаҳои кумаки беруна бошад;

- пешниҳодҳои афзалиятҳои лоиҳавиро баррасӣ ва ҷиҳати таҳияи номгуӣ лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ интиҳоб ва ба баррасии мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамоянд;

- дар ҳамоҳангсозӣ бо тарафҳои дахлдор дар пешбурди пешниҳодҳои лоиҳавӣ, таҳия ва муҳокимаи ҳуҷҷатҳои лоиҳавии зарурӣ, ташҳиси онҳо музакирот ва омадагӣ ба имзои созишномаҳои лоиҳавӣ иштирок менамоянд;

- дар чараёни мониторинг ва арзёбии рафти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ, аз ҷумла чорабиниҳое, ки яқоя бо шарикони рушд оид ба шарҳи маҷмуи карзгириҳо гузаронида мешаванд, инчунин дар таҳия ва татбиқи нақшаи фаъолияти муштаракӣ онҳо бо Ҳукумат иштирок менамоянд ва иттилооти дахлдорро ба мақоми ваколатдори давлатӣ. Вазорати молия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо ва дигар мақомот ва ташкилотҳои дахлдор пешниҳод менамоянд;

- арзёбии таъсири натиҷаи лоиҳаҳои кумаки берунаро барои ноил шудан ба мақсадҳои барномаҳои соҳавии рушд анҷом медиҳад;

- ҳар сол чораҳои навкунии номгуӣи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавии кумаки берунаро доир менамояд.

#### 19. Мақоми ваколатдори минтақавӣ:

- самтҳои асосии ҷалб ва истифодаи кумаки берунаро барои рушди воҳиди марзиву маъмурӣ ва минтақаи дахлдор (минбаъд - минтақа) мутобиқи барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар муайян менамояд;

- пешниҳоди лоиҳавиро мутобиқи самтҳои асосии ҷалб ва истифодаи кумаки беруна барои рушди минтақа ташаккул медиҳад;

- пешниҳодҳои афзалиятноки лоиҳавиро баррасӣ чихати таҳияи номгуӣи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ интиҳоб ва ба баррасии мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамоянд;

- ҳар сол чораҳои навкунии номгуӣи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавии кумаки берунаро анҷом медиҳад;

- арзёбии таъсири натиҷаҳои лоиҳаҳоро барои ноил шудан ба мақсадҳои барномаҳои минтақавӣ анҷом ва ба мақоми ваколатдори давлатӣ ва дигар ташкилотҳои дахлдор маълумоти дахлдор пешниҳод мекунад.

#### 20. Мақоми ваколатдори давлатӣ:

- ҳамоҳангсозии умумии чараёни ҷалб, истифода ва мониторинги кумаки беруна, инчунин таъмини самарабахшии онро, аз ҷумла барои татбиқи барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар анҷом медиҳад;

- ба вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор дар таҳияи пешниҳодҳои лоиҳавӣ, номгуӣи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва номгуӣи лоиҳаҳои афзалиятноки

минтақавӣ, ки ба маблағгузори эҳтиёҷдоранд, мусоидат намуда, Номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки кишварро дар ҳамкорӣ бо мақомоти марбути давлатӣ таҳия менамояд ва онро ба баррасии шарикони рушд пешниҳод менамояд;

- барои ҷалби воситаҳои зарурии кумаки беруна вобаста ба маблағгузориҳои лоиҳаҳои афзалиятнок бо шарикони рушд гуфтушунид мегузаронад;

- барои ба амал баровардани шарту шароити созишномаҳои аз тарафи Ҳукумат ва шарикони рушд вобаста ба кумаки беруна баимзорасида мусоидат мекунад;

- дар якҷоягӣ бо мақомоти идоракунии давлатии дахлдор лоиҳаҳои қарорхоро дар бораи чораҳои татбиқи созишномаҳои бо шарикони рушд баимзорасонидашуда оид ба маблағгузориҳои лоиҳаҳои кумаки беруна омода намуда, мутобиқи тартиби муқарраргардида барои баррасӣ ба Ҳукумат пешниҳод менамояд;

- бо шарикони рушд дар самти кумаки беруна ҳамкорӣ менамояд, аз ҷумла таҳия ва татбиқи ҳуҷҷатҳои муштарак, омода ва гузаронидани форумҳо ва дигар чорабиниҳои муштаракро ҳамроҳанг месозад, дар чорабиниҳои ҳамроҳангсозӣ оид ба самаранокии кӯмак ва ҳамкорӣ барои рушд Ҳукуматро тибқи тартиби муқарраргардида намояндагӣ мекунад, оид ба рушди ҳамкорӣ бо шарикони рушд ба Ҳукумат таклифҳо пешниҳод менамояд;

- дар таҳияи лоиҳаи Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ иштирок менамояд;

- низоми иттилоотии идоракунии кумаки берунро таъсис медиҳад, идора менамояд ва такмил медиҳад, навсозии саривақтии онро дар тамоми марҳилаҳои ҷалб, истифода, ҳамроҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна ташкил менамояд, истифодаи мақсаднок ва самараноки онро таъмин менамояд;

- дар ҷараёни навсозии иттилоотии низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ба вазоратҳо, идораҳо ва шарикони рушд кумаки методӣ ва машваратӣ мерасонад;

- тибқи муқаррароти Қоидаҳо бақайдгирии ҳамаи пешниҳодҳои лоиҳавӣ ва лоиҳахоро (созишномаҳо), ки аз ҳисоби кумаки беруна маблағгузорӣ мегарданд, дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна таъмин менамояд;

- бо истифода аз низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ҷараёни пешбурди пешниҳодҳои лоиҳавӣ ва лоиҳаҳои кумаки

берунаро дар марҳилаҳои давраи лоиҳа, ҷамъоварӣ ва коркарди иттилоот Ҳамоҳанг месозад; ҳолати корро дар соҳаи кумаки беруна таҳлил менамояд, ҳисобот, варақаҳои иттилоотӣ ва дигар иттилоотро оид ба кумаки беруна омода тибқи тартиби муқарраргардида ва ба мақомот ва ташкилотҳои ватанӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла тавассути сомонии расмӣ интернетӣ худ паҳн менамояд;

- мониторинг ва арзёбии ҷараёни татбиқи лоиҳаҳои кумаки берунаро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад, масъалаҳои арзёбии самарабахшии онҳоро Ҳамоҳанг месозад ва таъмини алоқамандиро бо системаи миллии мониторинг ва арзёбӣ амалӣ мегардонад;

- масъалаҳоро вобаста ба оморасозӣ, татбиқ, мониторинг ва арзёбии лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ ва фаъолияти агентҳои иҷроия ва амаликунандаи онҳоро Ҳамоҳанг месозад;

- оид ба таъмин намудани ҷараёни шаффоф, боадолатона ва самарабахши хариди мол, корҳо ва хизматрасонӣ дар доираи лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ ҷораҳо меандешад;

- бо ҷалби мақомоти дахлдори давлатӣ дар якҷоягӣ бо шарикони рушд муҳокимаи муштараки рафти татбиқи лоиҳаҳои кумаки беруна, шарҳи муштарақ ва таҳия намудани нақшаи амал оид ба беҳтар намудани ҷараёни татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои кумаки берунаро ба анҷом мерасонад;

- ҷиҳати мақсаднок ва истифодаи босамари воситаҳо, мутобиқи шартҳои ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ ва расмиёти шарикони рушд, гузаронидани аудити лоиҳаҳои сармоягузори давлатиро ба роҳ мемонад;

- ҳисоботро оид ба рафти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ омода намуда, ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумат ирсол менамояд;

- ҳар сол маълумотномаи иттилоотӣ таҳлилии "Ҳамкорони рушд" ва "Ҳисобот оид ба кумаки беруна"ро барои соли гузашта таҳия ва интишор менамояд ва паҳнкунии онҳоро барои доираи васеи истифода барандагон таъмин месозад;

- бо мақсади вусъат бахшидани ҷараёни Ҳамоҳангсозии кумаки беруна дар доираи салоҳияти худ, якҷоя бо мақомоту ташкилотҳои дахлдор сохторҳои бахшӣ ва ҳудудӣ (минтақавӣ) Ҳамоҳангсоз таъсис медиҳад ва ба онҳо кумаки методологӣ, иттилоотӣ ва техникӣ мерасонад;

- чараёни таҳия ва амалӣ гардонидани чорабиниҳоро оид ба татбиқи ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ дар бораи самаранокии кумаки беруна ва ҳамкорӣ бо мақсади рушд, ва мониторинги онҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоҳанг месозад;

- барои амалӣ гардонидани вазифаҳои ба он воғузуршуда, ҳуқуқ дорад, ки доир ба масъалаҳои ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна тибқи тартиби муқарраргардида мушовирон ва коршиносони байналмилалӣ ва маҳаллиро ҷалб намояд;

- якҷоя бо вазорату идораҳои дахлдор пешниҳодҳоро оид ба беҳтар гардонидани асосҳои ҳуқуқии раванди ҷалб, истифодабарӣ, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна, лоиҳаҳои муқаррароти дахлдор, дастуру дастурамал ва ҳуҷҷатҳои дигари вобаста ба кумаки берунаро омода месозад;

- дигар ваколатҳои вобаста ба ҷалб, истифода, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки берунаро, ки Қоидаҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд, амалӣ менамояд.

## 21. Вазорати рушди иқтисод ва савдо:

- мақомоти ваколатдор оид ба таҳия ва мониторинги ҳуҷҷатҳои, ки рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакатро муайян менамоянд, мебошад;

- таҳияи барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар ва Барномаи сармоягузори давлатиро аяҷом медиҳад ва гузаронидани мониторинг ва арзёбии ба амал баровардани онҳоро таъмин менамояд;

- дар баррасӣ ва интихоби пешниҳодоти лоиҳавӣ чихати ворид намудаи ба Номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар иштирок менамояд;

- дар таҳияи лоиҳаҳои қарорҳои Ҳукумат дар бораи тадбирҳои татбиқи созишиомаҳое, ки оид ба маблағгузори лоиҳаҳои кумаки беруна бо шарикони рушд ба имзо расидаанд, иштирок менамояд;

- дар гузаронидаии арзёбии самарабахшии истифодаи кумаки беруна ва таъсири иатичаҳои он барои ноил шудан ба мақсадҳои барномаҳои давлатӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ иштирок менамояд;

- мақомоти ваколатдор оид ба идоракунии кӯмакҳои башардӯстона ва техникаи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда



мебошад ва баҳисобгирӣ ва назорати истифодабарии онро таъмин менамояд.

## 22. Вазорати молия:

- бо дарназардошти меъёри муқарраргардидаи қарзгирии давлатии беруна, вобаста ба имконияти ҷалби маблағҳои қарзӣ оид ба маблағгузорию лоиҳаҳои сармоягузорӣ, хулоса таҳия менамояд;

- дар хусуси имкониятҳои ҳаммаблағгузорию лоиҳаҳо аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ хулоса таҳия менамояд;

- дар баррасӣ ва интихоби пешниҳодоти лоиҳавӣ ҷиҳати ворид намудан ба Номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар иштирок менамояд;

- дар бораи зарурати ҷалби маблағҳои қарзӣ ба Ҳукумат пешниҳод ирсол менамояд, дар гуфтушунидҳо бо шарикони рушд иштирок намуда, баҳисобгарию қарзҳои давлатиро пеш мебарад;

- дар доираи ваколатҳои муайяншудаи Ҳукумат ва ё агар инро шартҳои қарзгирӣ пешбинӣ карда бошад, маблағҳои қарзии давлатиро мегирад, мавриди истифода қарор медиҳад ва бозгашти онҳоро таъмин менамояд;

- дар асоси дурнамои дарозмуддати рушди иқтисодӣ ва бо дарназардошти барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар, Барномаҳои сармоягузорию давлатӣ лоиҳаи Барномаи қарзгирии давлатии берунаро барои давраи оянда таҳия ва тибқи тартиби муқарраргардида ба баррасии Ҳукумат пешниҳод менамояд;

- хизматрасонӣ ва пардохти қарзҳоеро, ки барои маблағгузорию лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҷалб шудаанд, мутобиқи шартҳои созишномаҳои маблағгузорӣ бо шарикони рушд анҷом медиҳад;

- дар доираи салоҳияти худ ҳангоми таҳияи лоиҳаи бучети давлатӣ ҷиҳати таъмини саҳми Ҳукумат барои лоиҳаҳои муштаракӣ сармоягузорӣ, ки аз ҳисоби маблағҳои шарикони рушд маблағгузорӣ карда мешаванд, дар доираи созишномаҳо, ки бо Ҳукумат ба имзо расонида шудаанд, чораҳои зарурӣ меандешад;

- дар таҳияи лоиҳаи Барномаи сармоягузарию давлатӣ иштирок менамояд.

## 23. Бонки миллӣ:

- дар гуфтушунидҳо ва омодагӣ барои имзои созишнома оид ба маблағгузорию лоиҳаҳо иштирок менамоянд;

- дар ҳолати зарурӣ дар хусуси интихоби асъори маблағҳои қарзии барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори аз ҷониби донорҳо пешниҳодшаванда, дурнамои қурби асъори интихобшаванда ва таъсири он барои иҷрои уҳдадориҳои қарзии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, хулоса таҳия менамояд;

- дар доираи салоҳияти худ барои риоя гардидани қурби расмии муайянгардидаи асъорӣ аз ҷониби ташкилотҳо (муассисаҳои) бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни ҳисоббаробаркуниҳои бонкӣ дар доираи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ инчунин пардохти саривақтии маблағҳои аз ҷониби ташкилотҳои (муассисаҳои) бонкии мазкур, чораҳои зарурӣ меандешад.

24. Дар чараёни татбиқи маҷмӯи чорабиниҳо оид ба ҷалб, истифода, Ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна, дигар мақомот ва ташкилотҳои давлатӣ, ки тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қоидаҳо ваколатдор гардидаанд, иштирок менамоянд.

25. Барои беҳбудии Ҳамоҳангсозии корҳо оид ба ҷалб ва истифодаи самараноки кумаки беруна, эҳтимолияти аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ таъсис додани сохторҳои Ҳамоҳангсоз дар назар аст, ки ба ҳайати онҳо намоёндогони мақомоти ваколатдор ва дахлдори соҳавӣ ё минтақавӣ, вазорату идораҳои дахлдор, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии шахрвандӣ дохил мешаванд.

## **6. ЧОРАБИНИҲО ОИД БА ҶАЛБИ КУМАКИ РАСМӢ БАРОИ РУШД**

26. Ҳукумат барномаҳои афзалиятноки рушди кишварро таҳия, қабул ва амалӣ менамояд, ки дар асоси онҳо талабот ба кумаки беруна муайян карда мешавад.

27. Ҷалб ва истифодаи кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан барои амалӣ гардонидани лоиҳаҳои, барнома ва чорабиниҳое, ки дар барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар пешбинӣ шудаанд, сурат мегирад.

28. Ҳангоми таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегӣ барои дурнамои миёнамуҳлат, Ҳукумат афзалиятҳои рушди кишварро бо стратегияи миёнамуҳлати хароҷоти бучетӣ мовофиқа намуда, эҳтиёҷотро ба кумаки беруна муайян мекунад.

29. Ҳукумат ва шарикони рушд барои ҷалби мақсадноки кумаки беруна ҳуҷҷатҳои муштарак дар бораи ҳамкорӣ, стратегияҳои кишварии шарикони рушд, созишномаҳои қолабӣ ва дигар ҳуҷҷатҳоро таҳия мекунад, инчунин оид ба беҳтар кардани ҳамоҳангсозӣ ва самаранокии кумаки беруна чораҳоро амалӣ менамояд.

30. Мақоми ваколатдори соҳавӣ ва мақоми ваколатдори минтақавӣ самтҳои асосии ҷалб ва истифодаи кумаки берунаро ба соҳа ё минтақа муайян менамоянд, таҳияи пешниҳодҳои лоиҳавӣ, номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавии ба кумаки беруна эҳтиёҷмандро таъмин месозанд ва ба мақоми ваколатдори давлатӣ ирсол менамоянд.

31. Мақоми ваколатдори давлатӣ:

- ҳамоҳангсозии умумии ҳамкориҳои ҷонибҳои дахлдорро оид ба масъалаҳои ҷалби кумаки беруна, таъмин мекунад;

- ба мақоми ваколатдори соҳавӣ ва мақоми ваколатдори минтақавӣ дар: таҳияи пешниҳодҳои лоиҳавие, ки ба кумаки беруна ниёз доранд, ва мутаносибан ворид намудани онҳо ба номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ кӯмак мерасонад;

- ҳамоҳангсозии умумии корҳоро оид ба таҳияи Номгӯи лоиҳаҳои афзалиятдоштаи кишвар ва пешниҳоди он ба шарикони рушд ҷиҳати баррасии имкониятҳои маблағгузорӣ амалӣ менамояд;

- ҳамоҳангсозии раванди навсозии иттилооти низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна оид ба пешниҳодоти лоиҳавӣ ва лоиҳаҳои кумаки берунаро аз ҷониби вазоратҳо, идораҳо ва шарикони рушд ҷалбгардида ташкил ва таъмин менамояд;

- дар сомонии расмӣ интернетӣ худ ҷойгир намудани иттилооти оид ба кумаки берунаро таъмин месозад;

- ба агентҳои иҷроия ва мақоми ваколатдори соҳавӣ ва мақоми ваколатдори минтақавӣ барои дарёфт намудани манбаъҳои берунаи маблағгузорӣ ҷиҳати омода ва амалӣ намудани лоиҳаҳои кумаки беруна, фароҳам овардани робитаҳои мақсаднок бо шарикони рушд мусоидат менамояд.

## **7. ТАРТИБИ ТАҲИЯ ВА ПЕШБУРДИ ПЕШНИҲОДҲОИ ЛОИҲАВӢ**

32. Ҳамоҳангсозии умумӣ ва таъминоти методии раванди таҳия ва пешбурди пешниҳодҳои лоиҳавӣ, таҳияи номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ, номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ ва Номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар, инчунин навосозии иттилоот оид ба пешниҳодҳои лоиҳавӣ ва лоиҳаҳои кумаки беруна дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ амалӣ карда мешавад.

33. Барои таъмини кӯмак дар самаранок амалӣ намудани мақсад ва вазифаҳои Қоидаҳо, вазифаҳо ва ваколатҳои иштирокчиёни раванди ҷалб, истифодабарӣ, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна истифода бурда мешавад. Таҳия ва пешбурди пешниҳодҳои лоиҳавӣ, таҳияи номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ, номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ ва номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар, инчунин лоиҳаҳои кумаки беруна дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна мутобиқи Дастурамал оид ба истифодаи низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна, ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ бо дарназардошти талаботи Қоидаҳо таҳия ва тасдиқ карда мешавад, амалӣ мегардад.

34. Мақоми ваколатдори давлатӣ барномаҳои омӯзишӣ, аз ҷумла вобаста ба Дастурамал оид ба истифодаи низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна мегузаронад, хизматҳои маслиҳатӣ пешниҳод менамояд, бақайдгирӣ ва дастрасии кормандони масъули ташкилотҳои ватанӣ ва байналмилалиро ба қори низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна таъмин менамояд.

35. Иштирокчиёни раванди ҷалб, истифодабарӣ, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- аз ҷумлаи кормандонашон иҷрокунандагони масъулро оид ба кор ва аз нав кардани иттилооти низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна муайян менамоянд, ки онҳо дар тренингҳои ташкилнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ таълимоти дахлдор мегиранд ва бақайдгирии дахлдори онҳоро бевосита дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна таъмин менамоянд;

- иҷрои вазифаҳо, ваколатҳо ва расмиёти кор бо низоми иттилоотии идоракунии кумаки берунаро, ки Қоидаҳо ва Дастурамал оид ба истифодаи низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна пешбинӣ намудаанд, аз ҷумла тавассути иҷрокунандагони масъули худ таъмин менамоянд;

- навсозии саривақтӣ ва босифати тамоми иттилооти заруриро дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна дар доираи фаъолияти худ оид ба ҷалб, истифодабарӣ, ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд;

- иттилооти низоми иттилоотии идоракунии кумаки берунаро дар фаъолияти худ дар самти кумаки беруна, аз ҷумла ҳангоми таҳлили ҳолати кор, мониторинг ва баҳодихӣ, таҳияи стратегия ва барномаҳои нав дар соҳаи кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мекунанд.

36. Мақоми идоракунии давлатӣ, ташкилоти давлатӣ ва ғайриҳукуматӣ, мақоми иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақоми худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ки ба мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ бо пешниҳоди лоиҳавӣ муроҷиат менамоянд, ташаббускорони лоиҳаҳо буда метавонанд. Корхонаҳо, ташкилотҳо ва сохторҳои минтақавии мақоми ваколатдори соҳавӣ пешниҳодҳои лоиҳавиро ба мақоми ваколатдори соҳавӣ манзур менамоянд.

37. Ташаббускорони лоиҳаҳо пешниҳодҳои лоиҳавиро тибқи шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия мекунанд ва онҳоро ба мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавии дахлдор пешниҳод менамоянд.

38. Мақоми ваколатдори соҳавӣ ва мақоми ваколатдори минтақавӣ инҳоро амалӣ менамоянд:

- ворид намудани пешниҳоди лоиҳавӣ ба низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна бо роҳи пур намудани шакли стандартии электронӣ дар речаи вақти воқеӣ;

- баррасӣ, арзёбӣ ва интихоби пешниҳодҳои лоиҳавӣ барои минбаъд мутаносибан ба номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва ё номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ ворид намудани онҳо;

- мутаносибан таҳия намудани номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва ё номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ.

39. Мақоми ваколатдори соҳавӣ ва мақоми ваколатдори минтақавӣ мутобиқати ҳадафҳои пешниҳодҳои лоиҳавиро бо барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар арзёбӣ менамоянд.

40. Арзёбии пешниҳоди лоиҳавӣ баррасии масъалаҳои асосии зеринро пешбинӣ менамояд:

- арзёбии мутобиқати ҳадафҳои лоиҳа ба рушди афзалияноки соҳа/минтақа;

- таҳлили ҳолат дар соҳа/минтақа дар ҳолатҳои амалӣ шудан ва ё нашудани лоиҳа;

- арзёбии вариантҳои алтернативии расидан ба ҳадафҳои лоиҳа;

- арзёбии қарорҳои техникӣ;

- таҳлили хавфҳо;

- арзёбии тақсими манфиатҳо аз амалӣ намудани лоиҳа.

41. Арзёбӣ дар давоми бист рӯзи корӣ аз рӯзи супоридани пешниҳоди лоиҳа ба мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ дахлдор анҷом дода мешавад.

42. Мақоми ваколатдори соҳавӣ ва мақоми ваколатдори минтақавӣ ҳангоми баррасии пешниҳодҳои лоиҳавӣ, дар ҳолати мувофиқи мақсад будан, пешниҳодҳои лоиҳавӣ якхела ва бо ҳам алоқамандро дар доираи як пешниҳоди лоиҳавӣ муттаҳид менамоянд.

43. Дар ҳолати мусбат арзёбӣ шудани пешниҳоди лоиҳавӣ, он аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ мутобиқан ба номгуӣ лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва ё номгуӣ лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ дохил карда мешавад.

44. Пешниҳодҳои лоиҳавӣ, ки бе риояи шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия шудаанд, инчунин дар ҳолати аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ манфӣ арзёбӣ шуданашон, ба ташаббускори лоиҳа бо пешниҳоди тавсияҳо барои такмил додан ва такроран пешниҳод намудан ба мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ, ё бо ҳулоса оид ба рад намудани пешниҳоди лоиҳавӣ бинобар мувофиқи мақсад набуданаш баргардонида мешаванд.

45. Ташаббускори пешниҳоди лоиҳавӣ метавонад онро бо дарназардошти тавсияҳои мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ такмил диҳад ва дар муҳлати на дертар аз як моҳ такроран ба баррасии мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ пешниҳод намояд.

46. Мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ пешниҳоди лоиҳавиро такроран баррасӣ ва арзёбӣ менамояд ва дар ҳолате, ки агар эзоҳоти мақоми ваколатдори

соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ аз ҷониби ташаббускори пешниҳоди лоиҳавӣ пурра ба инобат гирифта шуда бошанд, ин пешниҳодҳои лоиҳавӣ аз расмиёти арзёбӣ ва дохил намудан ба номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва ё номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ мегузаранд.

47. Агар пешниҳоди лоиҳавӣ, ки такроран пешниҳод шудааст, аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ мусбаст арзёби шавад, он ба номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва ё номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ дохил карда шуда, дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ба он мақоми "Пешниҳоди лоиҳавӣ дар номгӯи лоиҳавӣ дар номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ" ва ё "Пешниҳоди лоиҳавӣ дар номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ" дода мешавад.

48. Огоҳинома оид ба дохил намудани ҳар як пешниҳоди лоиҳавӣ ба номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва ё номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ бо истифода аз низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ҷиҳати баррасии минбаъда ба мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо фиристода мешавад.

49. Мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо дар давоми понздаҳ рӯзи корӣ аз рӯзи гирифтани огоҳнома ҳар як пешниҳоди лоиҳавиро бо истифода аз низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна дар речаи вақти воқеӣ баррасӣ намуда, онро маъқул медонанд ва ё оид ба такмил додани он тавсияҳо пешниҳод менамояд.

50. Дар ҳолати мавҷуд будани эзоҳот ба пешниҳоди лоиҳавӣ, мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо бо истифода аз низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ба мақоми ваколатдори соҳавӣ ва мақоми ваколатдори минтақавӣ огоҳиномаи дахлдор мефиристанд.

51. Мақоми ваколатдори соҳавӣ ва мақоми ваколатдори минтақавӣ дар давоми дар рӯзи корӣ аз рӯзи гирифтани огоҳинома пешниҳоди лоиҳавиро бо истифода аз низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна бо дарназардошти эзоҳоти мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо такмил медиҳад.

52. Пас аз анҷоми такмили пешниҳоди лоиҳавӣ, мақоми ваколатдори соҳавӣ/мақоми ваколатдори минтақавӣ бо истифода аз

низомии иттилоотии идоракунии кумаки беруна онро такроран ба баррасии мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо пешниҳод менамояд.

53. Мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо дар муҳлати понздаҳ рӯзи корӣ пешниҳоди лоиҳавиро такроран баррасӣ менамоянд ва дар ҳолате, ки агар эзоҳоти пешниҳоднамудаи онҳо аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳавӣ/мақоми ваколатдори минтақавӣ пурра ба инобат гирифта шуда бошанд, Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо ин пешниҳоди лоиҳавиро маъқул дониста, дар ин хусус дар низомии иттилоотии идоракунии кумаки беруна қайди "Зид нестам" мегузоранд.

54. Агар Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо дар муҳлати зикршуда дар бораи "Зид набудан" қайд нагузоранд ва ё эзоҳоти худро оид ба он пешниҳод наамоянд, пешниҳоди лоиҳавӣ аз ҷониби онҳо маъқул донисташуда ҳисобида шуда, дар низомии иттилоотии идоракунии кумаки беруна ба таври автоматӣ аз номи онҳо қайди "Зид нестам" гузошта мешавад.

55. Баъди тавассути низомии иттилоотии идоракунии кумаки беруна оид ба пешниҳоди лоиҳавии мазкур аз Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо гирифтани қайди "Зид нестам", мақоми ваколатдори давлатӣ дар давоми панҷ рӯзи корӣ баррасии пешниҳоди лоиҳавии мазкурро ба итмом мерасонад ва дар ҳолати зид набудан, бо истифода аз низомии иттилоотии идоракунии кумаки беруна онро маъқул медонад.

56. Мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо метавонанд нисбати ҳар як пешниҳоди лоиҳавӣ на бештар аз се маротиба шарҳ манзур наамоянд ва дар ҳолати мавҷуд будани, натиҷаҳои манфӣ, пешниҳоди лоиҳавӣ аз баррасии минбаъда гирифта мешавад.

57. Дар давоми понздаҳ рӯзи корӣ аз санаи такроран пешниҳод шудани пешниҳоди лоиҳавӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳавӣ/мақоми ваколатдори минтақавӣ Вазорати молия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо бо истифода аз низомии иттилоотии идоракунии кумаки беруна "Зид набудан" ва мақоми ваколатдори давлатӣ "Маъқул доништан"-и худро барои ба Номгуи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар дохил намудани пешниҳоди лоиҳавии мазкур пешниҳод менамоянд, дар акси ҳол пешниҳоди лоиҳавии мазкур аз баррасии минбаъда гирифта мешавад.



58. Пешниҳодҳои лоиҳавие, ки дар доираи номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳавӣ ва номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ пешниҳод шудаанд ва "Зид набудан"-и Вазорати молия ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо ва аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ "Маъқул доништа шудан"-ро соҳиб шудаанд, дар низоми иттилооти идоракунии кумаки беруна ба таври автоматӣ ба қисмҳои дахлдори соҳавӣ ва ё минтақавӣ Номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар ворид мегарданд, пас аз он Номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар ташаққул меёбад ва ё нав карда мешавад.

59. Мақоми ваколатдори давлатӣ кори муттасили низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ва дастрасии доимии тамоми тарафҳои дахлдор, аз ҷумла намоёндоғони расмӣ мақоми ваколатдори соҳавӣ, мақоми ваколатдори минтақавӣ, Вазорати молия, Вазорати рушди иқтисод ва савдо ва шарикони рушдро, бо мақсади кори минбаъда бо пешниҳодҳои лоиҳавӣ ба Номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар воридшуда ва пешбурди минбаъдаи онҳо дар доираи марҳилаҳои кумаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд.

60. Шарикони рушд дар ҳолати манфиатдорӣ дар асоси дастрасӣ ба кор дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна, метавонанд оид ба манфиатдорӣ хеш қайдҳо намоёнд ва/ё нисбати ҳар як пешниҳоди лоиҳавие, ки ба Номгӯи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар ворид карда шудааст, эзоҳот пешниҳод намоёнд.

## **8. ТАРТИБИ ҶАЛБ ВА ИСТИФОДАИ ҚАРЗҲОИ ИМТИЁЗНОК**

61. Ҷалби қарзҳои имтиёзнок аз ҷониби Ҳукумат мутобиқи созишномаҳое, ки аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумат бо шарикони рушд ба имзо расонида шудаанд, амалӣ мегардад.

62. Омодасозӣ, баимзорасонии созишномаҳо оид ба қарзҳои имтиёзнок тибқи санадҳои меъерии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаҳои байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қоидаҳо сурат мегирад.

63. Агентҳои иҷроияи лоиҳаҳои аз ҳисоби қарзҳои имтиёзнок татбиқшаванда мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои давлатӣ ва ё дигар сохторҳои миллие, ки Ҳукумат бо қарори худ муайян намудааст, мебошанд.

64. Лоиҳаҳое, ки аз ҳисоби қарзҳои имтиёзнок татбиқ мешаванд, маҷмӯи қарзҳои Ҳукуматро ташаққул медиҳанд ва ҳамчун

лоиҳаҳои муштаракӣ сармоягузори давлатӣ (минбаъд - лоиҳаҳои сармоягузорӣ) баррасӣ карда мешаванд.

## **9. ОМОДАСОЗИИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ**

65. Дар ҳолати бо шарикони рушд дар бораи маблағгузори лоиҳаи сармоягузорӣ ба мувофиқа омадан, агентии иҷроия ва мақоми ваколатдори соҳавӣ оғономаи дахлдорро бо замимаи ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурии лоиҳа ба Вазорати молия ва мақоми ваколатдори давлатӣ ирсол менамояд.

66. Вазорати молия дар доираи ваколатҳои худ ҳуҷҷатҳои лоиҳаро вобаста ба имконияти ҷалби қарзҳои имтиёзноки шарикони рушд, барои татбиқи лоиҳаи сармоягузорӣ ва ҳаммаблағгузори он аз ҳисоби бучети давлатӣ, баррасӣ менамояд.

67. Дар ҳолати ба талаботи Қоидаҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мутобиқ будани ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда, Вазорати молия ва мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо вазорату идораҳои дахлдор, мувофиқи тартиби муқарраргардида ба Ҳукумат чихати қабули қарор барои бо шарикони рушди эҳтимоли ба имзо расонидани ёддошт, ки иқдоми тарафҳоро доир ба фаъолияти муштарак оид ба маблағгузорӣ, таҳия ва татбиқи лоиҳа дар бар мегирад, бо тақлиф мурочиат менамоянд.

68. Вазорати молия дар асоси қарори мусбати Ҳукумат, ёддошт ба имзо расонида, ба мақоми ваколатдори давлатӣ ва соҳавӣ ва агентии иҷроия иттилои дахлдорро бо замимаи нусхаҳои ҳуҷҷатҳои имзошуда ирсол менамояд.

69. Ёддошти баимзорасидашуда барои дар марҳилаи минбаъда ворид намудани лоиҳаи сармоягузорӣ ба қисми "Лоиҳаҳо дар давраи таҳия"-и лоиҳаи Барномаи сармоягузори давлатӣ асос мебошад.

70. Дар ҳолати бо шарикони рушд ба даст омадани мувофиқа оид ба маблағгузори чараёни омодаسازی лоиҳа бо пешниҳоди Вазорати молия ва мақоми ваколатдори давлатӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумат бо тартиби муқарраргардида дар бораи бо шарикони рушд ба имзо расонидани созишнома оид ба маблағгузори чараёни таҳияи лоиҳа қарор қабул мешаванд.

71. Масъулият барои омодаسازی лоиҳа ба агентии иҷроия гузошта мешавад. Дар ҳолати зарурӣ, мувофиқи тартиби муқарраргардида бо қарори Ҳукумат барои татбиқи чорабиниҳо

оид ба таҳияи лоиҳа сохтори дахлдор таъсис дода мешавад ва ё мушовирони махсус чалб карда мешаванд.

72. Баъд аз баимзорасонии Созишнома оид ба маблағгузории чараённ таҳияи лоиҳа, агентии иҷроия якҷоя бо шарикони рушд нақшаи чорабиниҳоро ҷиҳати таҳияи лоиҳа тартиб медиҳад.

73. Агентии иҷроия якҷоя бо иштирокчиёни татбиқи лоиҳа - мақоми манфиатдори идоракунии давлатии дахлдор, мақоми иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор, ташкилотҳои давлатӣ ва шарикони рушд таҳияи ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурии лоиҳа, инчунин таҳияи созишномаҳоро бо шарикони рушд дар боран маблағгузории лоиҳа амалӣ менамояд.

74. Баъд аз омода мамудани ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ шарикони рушд арзёбии лоиҳаро гузаронида, ҳуҷҷати арзёбии лоиҳаро тартиб медиҳад.

75. Маҷмӯи пурраи ҳуҷҷатҳо оид ба лоиҳаи сармоягузорӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ ба Вазорати молия бо мақсади баррасии масъалаи ҳаммаблағгузории лоиҳа аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва гирифтани қарзи имтиёзнок бо дарназардошти меъёри қарзгирии давлатии беруна, ки дар стратегияҳои миёнамуҳлати хароҷоти буҷетӣ ва буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли оянда муқаррар шудааст, пешниҳод мегардад.

## **10. ДОИР НАМУДАНИ ГУФТУШУНИДҲО, БАИМЗОРАСОНӢ ВА ЭЪТИБОР ПАЙДО КАРДАНИ СОЗИШНОМАҲО БО ШАРИКОНИ РУШД**

76. Баъд аз анҷом ёфтани чараёни таҳия ва арзёбии лоиҳа бо пешниҳоди Вазорати молия ва мақоми ваколатдори давлатӣ, мутобиқи тартиби муқарраргардида. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Ҳукумат дар бораи гузаронидани гуфтушунид бо шарикони рушд қарор қабул намуда ҳайати намояндагони Ҳукуматро тасдиқ мекунад.

77. Аз рӯи натиҷаи гуфтушунид аз ҷониби аъзои ҳайати намояндагон протоколи гуфтушунид ба имзо расонида шуда, дар якҷоягӣ бо лоиҳаи созишнома дар бораи маблағгузории лоиҳа, ки бо шарикони рушд музофика шудааст, тибқи тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

78. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бо шарикони рушд ба имзо расонидани созишнома дар бораи маблағгузорию лоиҳаҳои давлатии сармоягузорию аз ҳисоби қарзҳои имтиёнок вазири молияро расмӣ ваколатдор менамояд.

79. Вазорати молия бақайдгири қарзҳои ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодшударо амалӣ менамоянд. Нусхаҳои созишнома ба мақоми ваколатдори давлатӣ, агентии иҷроия, мақоми ваколатдори соҳавӣ ва дигар мақомоти идоракуни дахлдори давлатӣ фиристода мешаванд.

80. Дар ҳолати тибқи шартҳои созишнома пешбинӣ гардидани пешниҳоди хулосаи ҳуқуқӣ, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тапхис ва баҳодиҳии мутобиқати шартҳои созишномаи бо шарикони рушд ба имзо расонида шударо вобаста ба мутобиқати он ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида, хулосаи ҳуқуқии худро таҳия ва пешниҳод менамояд.

81. Бо мақсади иҷрои шартҳои эътибор пайдо намудани созишнома, дар ҳолати зарурӣ, аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба татбиқи ин шартҳо дар муҳлат ва мувофиқи талаботе, ки дар созишнома дар бораи маблағгузорию лоиҳа зикр шудаанд, чорабиниҳо гузаронида мешавад.

82. Иттилои расмӣ дар бораи иҷрои шартҳои эътибор пайдо кардани созишнома ба мақоми ваколатдори давлатӣ барои минбаъд огоҳ намудани шарикони рушд, ки лоиҳаро маблағгузорию мекунанд, фиристода мешавад.

83. Баъди тибқи тартиби муқарраргардида аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардидани созишнома бо шарикони рушд дар бораи маблағгузорию, лоиҳаҳои мазкури сармоягузорию ба қисми "Лоиҳаҳои амалкунанда"-и лоиҳаи Барномаи сармоягузориюҳои давлатӣ ва дар ҳолати маблағгузорию қарзӣ ба лоиҳаи Барномаи қарзгирии давлатии беруна дохил карда мешавад. Харочот барои таҳия ва татбиқи лоиҳаи мазкури сармоягузорию дар лоиҳаҳои стратегияҳои миёнамуҳлати харочоти бучетӣ ва бучети давлатӣ барои соли минбаъда пешбинӣ карда мешаванд.

84. Лоиҳаи Барномаи сармоягузориюҳои давлатӣ аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо дар якҷоягӣ бо мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати молия ва ҷалби вазорату идораҳои дахлдор, барои панҷ сол бо дар назардошти таъмин алоқамандии зичи он бо барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар, стратегияҳои

миёнамуҳлати харочоти буҷетӣ ва меъёри қарзгирии давлатии беруна, ки аз ҷониби Ҳукумат муқаррар гардидааст, таҳия мегардад.

85. Лоиҳаи Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ дар як вақт бо лоиҳаҳои буҷети давлатӣ барои соли навбатии молиявӣ ва Барномаи қарзгирии давлатии беруна ҷиҳати баррасии Ҳукумат манзур мегардад ва алоқамандии онҳо таъмин гардида, ҳар сол тасҳеҳ мегардад.

## **11. МЕХАНИЗМҲОИ ТАТБИҚ ВА МОНИТОРИНГИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ ДАВЛАТӢ**

86. Баъд аз ба имзо расидани созишнома бо шарикони рушд, мақоми ваколатдори соҳавӣ дар якҷоягӣ бо мақоми ваколатдори давлатӣ лоиҳаи қарорро оид ба тасдиқи тадбирҳо вобаста ба иҷрои созишнома, ки мутобиқи он агентии иҷроия ва амаликунандаи лоиҳа, механизми татбиқи он ва мониторинг, инчунин муқаррароти дигар вобаста ба иҷрои созишнома, инчунин татбиқи самараноки лоиҳаи сармоягузорӣ муайян карда мешаванд, таҳия намуда, тибқи тартиби муқарраргардида барои баррасӣ ба Ҳукумат пешниҳод менамояд.

87. Кормандони агентии амаликунанда мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартҳои созишнома оид ба маблағгузориҳои лоиҳа дар асоси озмун интихоб карда мешаванд.

88. Бо мақсади таъмини татбиқи самарабахши лоиҳа агентҳои иҷроия ва амаликунанда Дастури амалиётро таҳия менамоянд. Дастури мазкур низомномаи амалиётӣ ва расмиёти фаъолиятро, ки кормандони агентии амаликунанда бояд дар давраи татбиқи лоиҳа риоя намоянд, иникос менамояд.

89. Буҷети лоиҳаҳо аз ҷониби агентҳои иҷроия мутобиқи шарт ва муҳлати муайяннамудаи созишномаи маблағгузориҳои лоиҳаҳо, дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ, Вазорати молия, мақоми ваколатдори соҳавӣ ва шарикони рушд тасдиқ карда мешаванд.

90. Бо мақсади маблағгузориҳои саривақтии чорабиниҳо вобаста ба лоиҳа агентҳои иҷроия ва амаликунанда ҳар сол дар муҳлати муқарраргардида ба Вазорати молия ҷиҳати дар буҷети давлатӣ барои соли минбаъда ба нақша гирифтани ҳаҷми зарурии саҳми

Ҳукумат оид ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дархост пешниҳод менамоянд.

91. Мақоми ваколатдори давлатӣ амалҳои зеринро ба анҷом мерасонад;

- ҳамоҳангсозии умумии фаъолияти агентҳои оид ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ;

- мониторинг ва арзёбии чараҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ. Бо ин мақсад агентҳои амаликунанда ва иҷроия на дертар аз 31 январи соли қорӣ нақшаҳои қорӣ ва молиявӣ, инчунин нақшаҳои харидро, ки дар асоси ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ ва дархостҳои молиявии ҳангоми таҳияи бучети давлатӣ барои соли қорӣ истифодашуда ташаккул меёбанд, ба мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамоянд;

- андешидани чораҳо оид ба таъмин намудани чараҳои шаффоф, боадолатона ва самарабахши хариди мол, қорҳо ва хизматрасонӣ дар доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ;

- ташкил ва анҷом додани аудити (қисмати) муштаракӣ лоиҳаҳои сармоягузорӣ мутобиқи шартҳои ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ ва расмиёти шарикони рушд.

92. Агентии амаликунандаи лоиҳа ба мақоми ваколатдори давлатӣ ва Вазорати молия оид ба чараҳои татбиқи лоиҳаҳо дар муҳлати на дертар аз санаи панҷуми моҳи баъди давраи ҳисоботӣ, тибқи намунаи тасдиқнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ҳисоботи ҳармоҳа, семоҳа, нимсола ва солоноро пешниҳод менамояд.

93. Барои арзёбии чараҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, мақоми ваколатдори давлатӣ дар якҷоягӣ бо шарикони рушд ва дигар ташкилотҳои дахлдор мунтазам арзёбии намоёндагӣҳо, муҳокимаи муштаракӣ чараҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, шарҳи маҷмӯи қарзгирӣҳои Ҳукуматро мегузаронад.

94. Мақоми ваколатдори давлатӣ иттилоотро оид ба рафти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҷамъбаст намуда, ҳисоботи ҳармоҳа, семоҳа, нимсола ва солоноро таҳия ва на дертар аз санаи панҷуми моҳи баъд аз давраи ҳисоботӣ тибқи намунаи муқарраргардида ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумат пешниҳод менамояд.

95. Мақоми ваколатдори давлатӣ мутобиқи шартҳои созишномаи маблағгузориҳои лоиҳа, талаботи шарикони рушд ва

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби ширкатҳои аудитии байналмилалӣ ва/ё маҳаллӣ, барои гузаронидани аудити мустақими ғаёлияти молиявии агентии амаликунандаи лоиҳа аз ҳисоби бучети лоиҳа чораҷӯи менамояд.

96. Агентҳои амаликунанда ва иҷроия дар муддати даҳ рӯз пас аз гузаронидани аудит нусхави аслии ҳисобот ва хулосави аудитиро ба мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамоянд. Мақоми ваколатдори давлатӣ ҳисоботи ҷамъбастиро оид ба аудити лоиҳаҳо таҳия намуда, ба Ҳукумат пешниҳод мекунад.

97. Санҷишҳои ғаёлияти молиявӣю хоҷагидорӣи агентҳои амаликунандаи лоиҳаҳои давлатӣи сармоягузорӣ аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатӣ тибқи тартиби муқарраргардида анҷом дода мешаванд.

## **12. РАСМИЁТИ АНҶОМЁБИИ РАСМИИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ**

98. Агентии амаликунандаи лоиҳави сармоягузорӣ дар муҳлати на дертар аз се моҳ баъд аз ба охир расидани татбиқи лоиҳа самарабахшии онро арзёбӣ намуда, аз ҷумла вобаста ба расидан ба мақсадҳои гузошташуда, ба мақоми ваколатдори давлатӣ, мақоми ваколатдори соҳавӣ ва Вазорати молия ҳисоботи дахлдорро пешниҳод менамояд.

99. Агентии амаликунанда дар доираи татбиқи лоиҳа, тамоми иншооти сохташуда ва арзишҳои моддию техникае, ки бо мақсади татбиқи лоиҳа харидорӣ шудаанд ва дороиҳои лоиҳа мебошанд, ба истифодабарандаи ниҳоии он ва ё мақоми ваколатдори соҳавӣ, тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон месупорад.

10. Агентии амаликунандаи лоиҳа дар давоми се моҳ баъди ба анҷом расидани лоиҳа, оид ба аиҷомёбӣ ва арзёбии самарабахшии он ба Ҳукумат ва мақоми ваколатдори давлатӣ гузориш пешниҳод менамояд.

101. Ҳамаи хароҷоти амалиётӣ вобаста ба расмиётӣ баанҷомрасоии лоиҳа дир ҳолате, ки ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ дигар амалро пешниҳод накарда бошанд, аз ҳисоби бучети лоиҳа, ё мақоми иҷрокунанда таъмин карда мешавад.

102. Хизматрасонӣ ва пардохти қарзҳои имтиёзнок, ки аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумат ҷалб шудаанд, мутобиқи шартҳои



созишнома дар бораи маблағгузори лоиҳа аз ҷониби Вазорати молия анҷом дода мешавад.

### **13. ТАРТИБИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲО ОИД БА ДАСТГИРИИ БУЌЕТИ ДАВЛАТӢ**

103. Дастгирии буҷети давлатӣ аз ҳисоби маблағҳое, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӛ Ҳукумат аз тарафи шарикони рушд пешниҳод мегарданд, сурат мегирад.

104. Кӯмаке, ки аз ҷониби шарикони рушд барои дастгирии буҷети давлатӣ расонида мешавад, барои мақсадҳои зерин равона мегарданд:

- маблағгузори касри буҷет;
- маблағгузори ислоҳоти сохторӣ;
- дастгирии тавозуни пардохт;
- пардохти қарзи давлатӣ.

105. Вобаста ба ҳадафҳое, ки барои онҳо кӯмак ҷиҳати дастгирии буҷети давлатӣ расонида мешавад, агентҳои иҷроия аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ӛ Ҳукумат муайян карда мешаванд.

106. Барои расонидаи кӯмак оид ба дастгирии буҷети давлатӣ Ҳукумат ва шарикони рушд доир ба шартҳои ҷудо намудани маблағ машваратҳо баргузор менамоянд. Мувофиқаҳое, ки дар ҷараёни машварат ба даст меоянд, дар Ӛддошт, ки аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон Ӛ Ҳукумат вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо мерасонад, дарҷ меёбанд.

107. Баъд аз ба охир расидани ҷорабиниҳое, ки дар Ӛддошт пешбинӣ шудаанд ва маъқул донистани он, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ӛ Ҳукумат дар хусуси гузаронидани гуфтушунидҳо бо шарикони рушд қарор қабул намуда, ҳайати намоёндагони Ҳукуматро таҳти роҳбарии вазирн молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

108. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ӛ Ҳукумат дар асоси баррасии натиҷаҳои гуфтушунидҳо доир ба тасдиқи натиҷаҳои гуфтушунидҳо доир ба тасдиқи натиҷаҳои онҳо ва баимзорасии созишнома, ки дар он тартиб ва шартҳои маблағгузорӣ ва дигар муқаррароти зарурӣ муайян карда мешаванд, қарор қабул менамояд.



109. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумат барои аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумат ба имзо расонидани созишнома Вазирӣ молия Ҷумҳурии Тоҷикистонро ваколатро менамояд.

110. Тартиби гузоридани ташхиси ҳуқуқӣ ва эътибор пайдо намудани созишнома ба расмиёти дар бандҳои 79 ва 80 Қоидаҳо баёнгардида монанд мебошад.

#### **14. ТАРТИБИ ҶАЛБ ВА ИСТИФОДАИ ГРАНТҲО**

111. Ҷалби грантҳо мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаҳои байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қоидаҳо сурат мегирад.

112. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар доираи ваколатҳо худ барои тавассути грантҳо маблағгузорӣ намудани лоиҳаҳои афзалиятнок, ки ба Номгуи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар дохил карда шудаанд, гуфтушунидро бо шарикони рушд амалӣ ва ҳамроҳанг сохта, барои ин ташкилотҳои дахлдори давлатро ҷалб менамояд.

113. Дар ҳолати мароқ зоҳир намудани шарикони рушд барои маблағгузории лоиҳаи мушаххас, мақоми ваколатдори давлатӣ дар хусуси зарурати гузаронидани чорабиниҳо вобаста ба таҳия, мувофиқи ва ба имзо расонидани созишномаҳо дар бораи пешниҳоди грант (минбаъд - созишномаи грантӣ) мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ дахлдорро огоҳ месозад.

114. Ташаббускори лоиҳа, мақомоти ваколатдори соҳавӣ ва мақоми ваколатдори минтақавӣ, бо дастгирии мақоми ваколатдори давлатӣ нисбати муайян намудани агентии иҷроия, шартҳои татбиқи лоиҳа, таҳияи созишномаи грантӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои зарурии лоиҳавӣ бо шарикони рушд ҳамкорӣ менамояд.

115. Дар ҳолати зарурӣ мақоми ваколатдори соҳавӣ ё мақоми ваколатдори минтақавӣ дахлдори минтақавӣ дахлдор масъалаи муайян намудани саҳми худро дар татбиқи лоиҳа, ки асосан аз захираҳои ғайримоддӣ ва инсонӣ иборат аст, барасӣ менамояд.

116. Вазирати молия мақоми ваколатдори соҳавӣ, мақоми ваколатдори соҳавӣ, мақоми ваколатдори минтақавӣ ваё агентии иҷроия тибқи супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Ҳукумат бо шарикони рушд созишномаро дар бораи ҷалбу кӯмакҳои техникӣ ба имзо расонида, мутобиқи Қоидаҳо ва бо

истифода аз низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ба мақоми ваколатдори давлатӣ маълумоти дахлдор пешниҳод менамояд.

117. Вазорати молия ва дар ҳолати зарурӣ мақоми ваколатдори соҳавӣ тибқи супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Ҳукумат бо шарикони рушд созишномаро дар бораи ҷалби маблағҳои грантӣ ба имзо расонида, мутобиқи Қоидаҳо ва бо истифода аз низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна ба мақоми ваколатдори давлатӣ маълумоти дахлдор пешниҳод менамояд.

118. Маблағҳои грантҳо аз ҷониби агентҳои иҷроия мутобиқи шартҳои созишномаи грантӣ ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешаванд.

119. Мақоми ваколатдори давлатӣ қайди баҳисобгирии лоиҳаро дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна анҷом дода, мониторинги рафти татбиқи онро амалӣ мегардонад.

120. Баъд аз ба итмом расидани лоиҳаҳо агентҳои иҷроия мутобиқи шартҳои созишномаи грантӣ ва тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқоли иншооти сохташуда ва арзишҳои моддию техниқиро ба гирандагони кӯмак, таъмин месозанд.

121. На дертар аз се моҳи баъд аз санаи баитмомрасии лоиҳа нашуда бошад) агентии иҷроия арзёбии самаранокии лоиҳаҳоро анҷом дода, ҳисоботро дар бораи ба охир расидани лоиҳа таҳия менамояд, ки он ба мақоми ваколатдори давлатӣ, мақоми ваколатдори минтақавӣ ва шарикони рушд фиристода мешавад.

122. Дар баъзе ҳолатҳо, тибқи тартиби муқарраргардида ташкилотҳои байналмилалӣ агентии иҷроия оид ба татбиқи созишномаҳои грантӣ ба ҳисоб мераванд. Дар чунин ҳолат, мақоми ваколатдори марказӣ амалҳои зеринро анҷом медиҳад:

- мувофиқа намуданн лоиҳа бо афзалиятҳои миллӣ;
- таъмин намудани бақайдгирии лоиҳа дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна;
- шиносӣ бо ҳисоботи фаъолияти лоиҳавӣ бо мақсади Ҳамоҳангсозӣ.

## **15. ТАРТИБИ ҶАЛБ, ТАҚСИМ ВА ИСТИФОДАИ КУМАКИ БАШАРДҶУСТОНА**

123. Мақоми дахлдори давлатӣ, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумат ваколатдор гаштааст, ҳуқуқ дорад аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумат ба ҷомеаи байналмилалӣ давлатҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ дар хусуси пешниҳод намудани кӯмаки башардӯстона муроҷиат намояд.

124. Бахисобгирӣ ва назорати истифодаи ҳамаи кумаки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодшуда аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо анҷом дода мешавад.

125. Воридоти доруворӣ, маҳсулоти табиноти техникаи тиббӣ, физои тиббию профилактикӣ, маҳсулоти табиноти санитарии гигиенӣ, иловагӣҳои озӯқавӣ, косметикаи муолиҷавӣ ба сифати кумаки башардӯстона аз ҷониби дарёфткунанда, дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатии соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва маводи дини дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатии соҳаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ амалӣ мегардад.

126. Кумаки башардӯстонае, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегардад, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти гумрук бо тартиби соддакардашуда ба расмият дароварда мешавад.

127. Мақоми ваколатдори давлатии соҳаи захираҳои моддии давлатӣ барои қабул, интиқол, нигоҳдорӣ ва ҳифзи кумаки башардӯстонае, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад, ваколатдор мебошад.

128. Бо мақсади ҷуброни хароҷот вобаста ба қабул, интиқол, нигоҳдорӣ, ҳифз ва тақсими кумаки башардӯстона, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мешавад мегардад, фуруши на зиёда аз даҳ фоиз аз ҳаҷми умумии кумаки воридгардида иҷозат дода мешавад.

129. Қабул ва тақсими кумаки таъҷилӣ, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегардад, аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатии соҳаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждани сурат мегирад.

## **16. БАҚАЙДГИРИИ ПЕШНИҲОДҲОИ ЛОИҲАВӢ ВА ЛОИҲАҲОИ КУМАКИ БЕРУНА**

130. Ҳамаи пешниҳодҳои лоиҳавӣ ва лоиҳаҳои, ки бо ҷалби кумаки беруна дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мешаванд, новобаста аз хусусият ва сарчашмаи маблағгузории он, ҳатман бояд

аз қайди баҳисобгирии низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна (минбаъд - бақайдгирӣ) гузаронида шаванд.

131. Бақайдгирии пешниҳодҳои лоиҳавӣ дар асоси аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳавӣ ва ё мақоми ваколатдори минтақавӣ дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна пур кардани шакли электронии стандартии пешниҳоди лоиҳавӣ анҷом дода мешавад.

132. Бақайдгирии лоиҳаҳо бо роҳи аз ҷониби шарикони рушд, агентии иҷроия ва ё амаликунанда дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна пур кардани шакли электронии стандартии пешниҳоди лоиҳавӣ анҷом дода мешавад.

133. Барои бақайдгирии лоиҳа шарикони рушд, агентии иҷроия ва ё амаликунандаи лоиҳаи кумаки беруна на дертар аз сӣ рӯзи аз лаҳзаи ба имзо расидани ҳуҷҷати лоиҳавӣ (созишнома) дар низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна шакли электронии стандартии лоиҳаро дар асоси иттилооти дар ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ мавҷудбуда пур менамояд.

134. Баъд аз анҷом ёфтани лоиҳа шарикони рушд, агентии иҷроия ва ё амаликунанда дар муддати на дертар аз се моҳи пас аз лаҳзаи анҷоми лоиҳа, ба низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна иттилооти ҷамъбасти, ҳисобот оид ба анҷом ёфтани лоиҳаро ворид менамояд ва ба он вазъи лоиҳаи анҷомёфта медиҳад.

## **17. ТАРТИБИ МОНИТОРИНГ ВА АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ КУМАКИ БЕРУНА**

135. Мониторинг ва арзёбии самаранокии истифодабарии тамоми намудҳои кумаки беруна, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад, аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ бо ҷалби ташкилотҳои ватанӣ ва хориҷӣ дигар асоси маълумоти дар низоми иттилооти идоракунии кумаки берунаи мавҷудбуда ва дигар иттилоотии иловагӣ сурат мегирад.

136. Бо мақсади амалисозии мониторинг ва арзёбии самаранокии лоиҳаҳои кумаки беруна мақоми ваколатдори давлатӣ дар ҳолати зарурӣ метавонад:

- аз агентҳои иҷроия, амаликунанда ва/ё бенефитсиарҳо маълумоти иловагиро барои дар муҳлати муайян пешниҳод намудан, талаб намояд;

- иҷрои супоришҳои муштаракро дар маҳалли амали лоиҳаҳо барои таҳқиқи масъалаҳо оид ба самаранокии кумаки беруна ташкил мекунад;

- чораҳои дигарро оид ба мониторинг ва арзёбии барномаҳои кумаки беруна мутобиқи қонунгузорию Қумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон меандешад.

137. Барои мониторинги лоиҳаҳо ва созишномаҳо, ки аз ҳисоби кумаки беруна татбиқ мешаванд, ба мақоми ваколатдори давлатӣ аз ҷониби агентҳои иҷроия ва/ё амаликунанда ва шарикони рушд аз рӯи намунаҳои тасдиқгарданда маълумоти зеринро пешниҳод мекунад:

- маълумот дар бораи ҳамаи созишномаҳо оид ба лоиҳаҳои кумаки беруна, на дертар аз сӣ рӯз баъд аз лаҳзаи баимзорасонӣ;

- ҳисоботи семоҳа дар бораи рафти татбиқи лоиҳа (созишнома) на дертар аз санаи панҷуми моҳи пас аз давраи ҳисоботӣ;

- ҳисоботи нимсола ва солона оид ба рафти татбиқи лоиҳа (созишнома) на дертар аз санаи панҷуми моҳи пас аз давраи ҳисоботӣ.

138. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар асоси маълумотҳои навкардаи шарикони рушд, агентҳои иҷроия ва/ё амаликунанда, низоми иттилоотии идоракунии кумаки беруна, таҳлили ҷорӣ, арзёбии самаранокии ҷараёни татбиқ намудани лоиҳаҳо ро анҷом медиҳад ва бо дархости Ҳукумат ҳисобот, маълумотнома ва ҳуҷҷатҳои дигари дахлдорро омода месозад.

139. Мақоми ваколатдори давлатӣ ҷараёни навсозии низоми иттилоотии идоракунии кумаки берунаро ташкил ва ҳамроҳанг карда, дар ин асос ба ҳамаи вазорату идораҳои дахлдор иттилои дахлдорро барои баланд бардоштани иттилоотнокии онҳо ва беҳтар кардани ҳамроҳангсозии раванди кумаки беруна, инчунин тавассути дар сомонии расмӣ интернетии худ ҷойгир намудани он манзур менамояд.

140. Мақоми ваколатдори давлатӣ ба ташкилотҳои дахлдор барои гузаронидани арзёбии мустиқили самаранокии барномаҳо ва лоиҳаҳои кумаки беруна баанҷомрасида, бо дарназардошти таъсиррасонии онҳо ба амалгардонии мақсадҳои дар барномаҳои афзалиятноки рушди кишвар ҷойдошта, мусоидат менамояд.

141. Мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба таъмини алоқамандии мониторинг ва арзёбии барномаву лоиҳаҳои кумаки беруна бо

системаи милли мониторинг ва арзёби барои муайян кардани таъсири кумаки беруна ба раванди рушди миллий чораҳо меандешад

Утверждены

[постановлением Правительства](#)

Республики Таджикистан

от 25 февраля 2017 года, № 95

## **Правила привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Правила привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан (далее - Правила) регулируют процесс привлечения, использования, координации, мониторинга и оценки эффективности использования всех видов внешней помощи, поступающей в Республику Таджикистан.

### **2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАВИЛ**

2. Целью Правил является обеспечение целенаправленного привлечения и эффективного использования всех видов внешней помощи, поступающей в Республику Таджикистан, улучшение ее координации и мониторинга.

3. Основными задачами Правил являются:

- обеспечение целенаправленности и прозрачности процесса привлечения и использования внешней помощи в Республике Таджикистан, и его ориентация на достижение целей государственных программ поддержки и развития страны;

- упорядочение функций и полномочий органов государственного управления в процессе привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи;

- установление стандартных процедур до подготовке, отбору, реализации и мониторингу проектов, реализуемых за счет внешней помощи, в том числе на основе использования информационной системы управления внешней помощью;

- обеспечение взаимосвязи процесса привлечения и использования официальной помощи развития с процессом



бюджетного планирования и среднесрочных стратегий бюджетных расходов;

- унификация процедур учета объемов внешней помощи;
- упорядочение и систематизация процесса мониторинга и оценки эффективности использования внешней помощи;
- согласование процесса привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан с международными документами в сфере внешней помощи, признанными Республикой Таджикистан.

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ**

4. В Правилах используются следующие понятия:

- внешняя помощь - предоставление партнерами по развитию денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества, материально-технических ценностей), выполнение работ, оказание услуг получателям на безвозмездной основе или льготных условиях в целях содействия сокращению бедности, развитию человеческого и институционального потенциала, проводимым реформам и экономическому развитию Республики Таджикистан, а также предназначенных - для предотвращения и/или ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

- техническая помощь - один из видов внешней помощи, безвозмездно предоставляемой Республике Таджикистан партнерами по развитию путем проведения исследований, обучения, предоставления специалистов, передачи опыта и технологий, поставки оборудования и других товаров (имущества) по реализуемым проектам (программам), проведению технико-экономических обоснований проектов, а также в форме организации и (или) проведения семинаров, конференций, иных общественных обсуждений;

- гуманитарная помощь - вид внешней помощи, безвозмездно предоставляемой для оказания медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций группам населения, и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;



- экстренная помощь - гуманитарная помощь срочного характера, предназначенная для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

- получатель внешней помощи - Республика Таджикистан, Правительство Республики Таджикистан, административно-территориальная единица, исполнительный орган государственной власти, государственная или неправительственная организация непосредственно получающие внешнюю помощь в порядке, предусмотренном Правилами;

- грант - безвозмездная помощь, предоставляемая партнерами по развитию для реализации проекта внешней помощи на условиях, определенных в соглашении между партнерами по развитию и получателем или исполнительным агентством;

- льготные кредиты - кредиты, имеющие низкую процентную ставку, льготный период, долгосрочные сроки возврата и сопутствующий грант;

- проект внешней помощи - документ, содержащий комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, осуществляемых за счет средств, полностью или частично предоставляемых партнерами по развитию, в течение определенного периода времени;

- софинансирование проектов - вклад Правительства Республики Таджикистан, организаций, учреждений и общин (получателей внешней помощи) в виде финансовых, материальных, человеческих и иных ресурсов в проекты, финансируемые за счет партнеров по развитию, а также вклад других присоединившихся партнеров по развитию в реализацию данных проектов;

- партнеры по развитию - иностранные государства, правительства иностранных государств, агентства правительств иностранных государств, их административно-территориальные образования, международные финансовые и иные организации, предоставляющие внешнюю помощь;

- уполномоченный государственный орган - Государственный Комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, уполномоченный орган Правительства Республики Таджикистан ответственный за привлечение, использование, координацию и мониторинг внешней помощи;

- инициатор проекта - орган государственного управления, государственная или неправительственная организация, местный исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления поселка и села, обратившийся в отраслевой уполномоченный орган или территориальный уполномоченный орган с проектным предложением;

- исполнительное агентство - организация, ответственная за подготовку и реализацию проекта внешней помощи. Для государственных инвестиционных проектов исполнительными агентствами являются государственные органы или государственные организации;

- реализующее агентство - организация, создаваемая решением Правительства Республики Таджикистан или исполнительного агентства, и ответственная за реализацию и использование средств проекта внешней помощи. В зависимости от условий подписанных кредитных или грантовых соглашений в качестве реализующего агентства может выступать само исполнительное агентство;

- отраслевой уполномоченный орган - исполнительный орган государственной власти, осуществляющий формирование и реализацию государственной политики в определенной сфере деятельности в рамках компетенции, установленной нормативными правовыми актами Республики Таджикистан;

- территориальный уполномоченный орган - местный исполнительный орган государственной власти;

- проектное предложение - исходный документ проекта, дающий общее представление о проекте и содержащий сведения достаточные для принятия решения о целесообразности дальнейшей подготовки проектных документов. Проектное предложение заполняется в стандартной форме, установленной уполномоченным государственным органом с использованием электронного формата в информационной системе управления внешней помощью;

- продвижение проекта (проектного предложения) - процесс последовательного перехода проекта (проектного предложения) по стадиям проектного цикла(цикла внешней помощи);

- Программа государственных инвестиции - программа инвестирования государственных и привлекаемых государством

средств по приоритетных секторам экономики, утвержденная Правительством Республики Таджикистан;

- приоритетные программы развития страны - стратегические документы, принятые Правительством Республики Таджикистан, в том числе прогнозы, концепции, стратегии, программы, а также отраслевые и территориальные программы развития в которых определены основные направления развития страны территорий и отрасли;

- официальная помощь развитию - это составная часть внешней помощи, предоставляемая Республике Таджикистан или Правительству Республики Таджикистан партнерами по развитию в рамках подписанных между ними соглашений для решения задач, определенных в государственных приоритетных программа развития страны;

- действующий проект - проект внешней помощи, в соответствии с подписанными соглашениями и документами между партнерами по развитию и получателем помощи, находящийся в стадии реализации;

- информационная система управления внешней помощью - автоматизированная система, основанная на современных информационно - коммуникационных технологиях, функционирующая в режиме реального времени, предназначенная для сбора, хранения, обновления, обработки, анализа информации о внешней помощи и представления соответствующим пользователем информации в соответствии с их запросами;

- отраслевой перечень приоритетных проектов - совокупность проектных предложений, нуждающихся в финансирований за счет внешней помощи направленных на решение приоритетных задач соответствующий отрасли, подготовленных и введенных в информационную систему управления внешней помощью отраслевым уполномоченным органом прошедших отбор и приоритезацию в соответствии с процедурами, установленными правилами;

- территориальных перечень приоритетных проектов - совокупность проектных предложений, нуждающиеся в финансирований за счет внешней помощи, нуждающиеся в совокупность проектных предложений, нуждающихся в финансировании за счет внешней помощи. направленных решение приоритетных задач соответствующей административно -

территориальной единицы, подготовленных и веденных в информационную систему управления внешней помощью территориальным уполномоченным органом, прошедших отбор и приоритизацию, в соответствии с процедурами, установленными Правилами;

- Страновой перечень приоритетных проектов - перечень проектных предложений, формируемый на основе отраслевого перечня приоритетных проектов и территориального перечня приоритетных проектов в соответствии с положениями Правил с использованием информационной системы управления внешней помощью.

#### **4. ПРОЦЕСС ПРИВЛЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КООРДИНАЦИИ И МОНИТОРИНГА ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ**

5. Общее руководство процессом привлечения, использования, координации мониторинга внешней помощи осуществляет Правительство Республики Таджикистан (далее - Правительство).

6. Внешняя помощь привлекается и используется в целях решения задач социального и экономического характера, определенных в приоритетных программах развития страны.

7. Координация внешней помощи обеспечивается на основе четкого разграничения функций, полномочий и ответственности участников процесса привлечения, использования, координации мониторинга внешней помощи.

8. Использование внешней помощи основывается на принципах прозрачности, гласности, справедливого целевого ее распределения, в соответствии с международными документами по эффективности внешней помощи и сотрудничеству для развития, к которым присоединилась Республика Таджикистан.

9. Привлечение, использование, координация и мониторинг внешней помощи производится в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, международными актами договорами, признанными Республикой Таджикистан и Правилами. Если иное предусмотрено международным договором, признанным Таджикистаном, то положения такого договора имеют преобладающую силу.

10. Внешняя помощь Республике Таджикистан предоставляется в форме:

- кредитов и льготных кредитов;
- грантов и другой безвозмездной помощи.

11. Условия льготного заимствования, в том числе предельные уровни процентных ставок и сроки возврата кредитов, определяются Правительством.

12. Процесс привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи включает следующие стадии:

- определение приоритетов и потребностей во внешней помощи на основе приоритетных программ развития страны, в том числе путем формирования отраслевого перечня приоритетных проектов, территориального перечня приоритетных проектов и Странового перечня приоритетных проектов;

- подготовка и оценка проектов;

- проведение переговоров и подписание соглашений по финансированию и реализации проектов;

- реализация и мониторинг проектов;

- завершение проектов, оценка их эффективности и их влияния на процесс национального развития.

13. Ввиду различий в процедурах партнеров по развитию по предоставлению кредитов и грантов, содержание стадий процессов привлечения и использования кредитов и грантов могут отличаться.

## **5. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КООРДИНАЦИИ И МОНИТОРИНГА ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ**

14. Основными участниками процесса привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи являются инициаторы проектов, исполнительные агентства, реализующие агентства, отраслевой уполномоченный орган, территориальный уполномоченный орган, уполномоченный государственный орган, Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан (далее - Министерство экономического развития и торговли), Министерство финансов

Республики Таджикистан (далее - Министерство финансов) и Национальный банк Таджикистана (далее - Национальный банк).

15. Инициаторы проекта формируют проектные предложения на основе приоритетных программ развития страны, и вносят их на рассмотрение отраслевого уполномоченного органа или территориального уполномоченного органа.

16. Исполнительные агентства в установленном порядке:

- участвуют в переговорах и подготовке к подписанию соглашений по финансированию проектов;

- обеспечивают подготовку проектов, осуществляют общее руководство, мониторинг и оценку хода их реализации на предмет своевременного и качественного достижения поставленных целей;

- в соответствии с одобренными проектными документами и требованиями законодательства Республики Таджикистан осуществляют управление активами проекта и при завершении проекта, обеспечивают их дальнейшее размещение и/или передачу получателю помощи;

- проводят предварительную оценку эффективности реализации проекта по его завершению;

- могут также являться реализующими агентствами по проектам.

17. Реализующие агентства в установленном порядке:

- несут ответственность за реализацию проектов в соответствии с утвержденной проектной документацией и условиями соглашений о финансировании проектов;

- обеспечивают предоставление информации о ходе реализации проектов в исполнительное агентство, уполномоченный государственный орган, Министерство финансов и отраслевой уполномоченный орган по форме и в сроки, установленные Правилами;

- до окончания реализации проектов представляют получателю помощи в установленном порядке предложения о передаче имущества приобретенного проектом;

- обеспечивают проведение аудита государственных инвестиционных проектов в соответствии с условиями соглашений о финансировании проектов и/или законодательством Республики Таджикистан;

- исполняют налоговое обязательство налогоплательщика, а также несут ответственность за удержание и перечисление налога, при его наличии, у источника выплаты в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

#### 18. Отраслевой уполномоченный орган:

- определяет основные направления привлечения и использования внешней помощи в отрасль (сектор) в соответствии с приоритетными программами развития страны;

- обеспечивает организационное руководство подготовкой и представлением проектных предложений подведомственными предприятиями, организациями и местными структурами центральных органов исполнительной власти (далее - подведомственными территориальными структурами);

- формирует проектные предложения в соответствии с Правилами и основными направлениями привлечения и использования внешней помощи в отрасль (сектор);

- может также являться исполнительным и реализующим агентством проектов внешней помощи;

- рассматривает и осуществляет отбор приоритетных проектных предложений для формирования отраслевого перечня приоритетных проектов и вносит его на рассмотрение уполномоченного государственного органа;

- во взаимодействии с соответствующими сторонами принимает участие в продвижении проектных предложений, подготовке и обсуждении необходимых проектных документов, их экспертизе, проведении переговоров и подготовке к подписанию проектных соглашений;

- участвует в процессе мониторинга и оценки хода реализации государственных инвестиционных проектов, в том числе в мероприятиях, проводимых совместно с соответствующими партнерами по развитию по обзору портфеля заимствований, разработке совместного с Правительством плана действий осуществлению и представляет соответствующую информацию уполномоченному государственному органу, Министерству финансов, Министерству экономического развития торговли, другим соответствующим органам и организациям;

- осуществляет оценку влияния результатов проектов внешней помощи на достижение целей отраслевых программ развития;

- ежегодно осуществляет мероприятия по обновлению отраслевых перечней приоритетных проектов внешней помощи.

#### 19. Территориальный уполномоченный орган:

- определяет основные направления привлечения и использования внешней помощи для развития соответствующей административно-территориальной единицы (далее - территория) в соответствии с приоритетными программами развития страны;

- формирует проектные приложения в соответствии с основными направлениями привлечения и использования внешней помощи для развития территории;

- рассматривать и осуществляет отбор приоритетных проектных предложений, формирует территориальный и перечень приоритетных проектов и вносит его на рассмотрение уполномоченного государственного органа;

- ежегодно осуществляет мероприятия по обновлению территориальных перечней приоритетных проектов внешней помощи;

- осуществляет оценку влияния результатов проектов на достижение целей территориальных программ и представляет соответствующую информацию уполномоченный государственный орган и другим соответствующим организациям.

#### 20. Уполномоченный государственный орган:

- осуществляют общую координацию процесса привлечения, использования и мониторинга внешней помощи, а также обеспечения ее эффективности в том числе для реализации приоритетных программ развития страны;

- оказывает содействие соответствующим министерство и ведомство, а также местным исполнительным органам государственной власти в подготовке проектных предложений, отраслевого перечня приоритетных проектов и территориального перечня приоритетных, нуждающихся в финансировании, в сотрудничестве с соответствующими государственными органами формирует Страновой перечень приоритетных проектов и представляет его партнерам по развитию для рассмотрения;

- для обеспечения привлечения необходимых средств внешней помощи для финансирования приоритетных проектов, проводит переговоры с партнером по развитию;



- способствует реализации условий соглашений, подписанных Правительством с партнерами по развитию;

- совместно с соответствующими органами подготавливает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства проекты решений о мерах по реализации соглашений, подписанных с партнерами по развитию о финансировании проектов внешней помощи;

- осуществляет сотрудничество с партнерами по развитию, в том числе координирует разработку и реализацию совместных документов, подготовку и проведение форумов и других совместных мероприятий, в установленном порядке представляет Правительство на координационных мероприятиях по эффективности помощи и сотрудничеству для развития, вносит в Правительство предложения по развитию сотрудничества с партнерами по развитию;

- участвует в подготовке проекта Программы государственных инвестиций;

- создает, управляет и совершенствует информационную систему управления внешней помощью, организует её своевременное обновление, обеспечивает её целенаправленное и эффективное использование на всех стадиях привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи;

- в процессе обновления информации информационной системы управления внешней помощью обеспечивает методическое и консультационное содействие вовлеченным министерствам, ведомствам и партнерам по развитию;

- в соответствии с Правилами обеспечивает регистрацию всех проектных предложений и проектов (соглашений), финансируемых за счет внешней помощи в информационной системе управления внешней помощью;

- на основе использования информационной системы управления внешней помощью координирует процесс продвижения проектных предложений и проектов внешней помощи по стадиям проектного цикла, сбора и обработки информации, осуществляет анализ положения дел в сфере внешней помощи, подготавливает и в установленном порядке распространяет отчеты, информационные бюллетени и другую информацию о внешней помощи заинтересованным отечественным и международным органам и

организациям, в том числе через свой официальный веб-сайт в Интернете;

- осуществляет мониторинг и оценку хода реализации проектов внешней помощи, реализуемых в Республике Таджикистан, координируя вопросы оценки их эффективности и обеспечивая связь с национальной системой мониторинга и оценки;

- координирует вопросы подготовки, реализации, мониторинга и оценки государственных инвестиционных проектов, и функционирования их исполнительных и реализующих агентств;

- предпринимает меры по обеспечению прозрачности, справедливости и эффективности процесса закупок товаров, работ и услуг в рамках государственных инвестиционных проектов;

- проводит, с привлечением соответствующих государственных органов и организаций, обсуждения с партнерами по развитию хода реализации проектов внешней помощи, совместные обзоры и подготовку плана действий по улучшению процесса реализации проектов и программ внешней помощи;

- с целью целевого и эффективного использования средств, в соответствии с условиями проектных документов и процедурами партнеров по развитию, организует проведение аудитов государственных инвестиционных проектов;

- подготавливает отчеты о ходе реализации государственных инвестиционных проектов для Президента Республики Таджикистан и Правительства;

- подготавливает и ежегодно издает информационно-аналитические справочники "Партнеры по развитию" и "Отчет о внешней помощи" за истекший год, и обеспечивает их распространение широкому кругу пользователей;

- в целях улучшения процесса координации внешней помощи, в рамках своей компетенции может образовывать совместно с соответствующими органами и организациями секторальные и территориальные (региональные) координационные структуры, и оказывает им методологическую, информационную и техническую поддержку;

- координирует процесс подготовки и осуществления мероприятий по реализации международных документов по эффективности внешней помощи и сотрудничеству для развития, и их мониторинга в Республике Таджикистан;

- для осуществления возложенных на него функций, вправе в установленном порядке привлекать международных и местных консультантов и экспертов по вопросам привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи;

- подготавливает совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, предложения по улучшению нормативно-правовых основ процесса привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи, проекты соответствующих положений, руководств, инструкций и других документов в сфере внешней помощи;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Правилами и нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, связанные с привлечением, использованием, координацией и мониторингом внешней помощи.

## 21. Министерство экономического развития и торговли:

- является уполномоченным органом по разработке и мониторингу документов, определяющих экономическое и социальное развитие страны;

- осуществляет разработку приоритетных программ развития страны и Программы государственных инвестиций, и обеспечивает проведение мониторинга и оценки их реализации;

- участвует в рассмотрении и отборе проектных предложений для включения в Страновой перечень приоритетных проектов;

- участвует в подготовке проектов решений Правительства о мерах по реализации соглашений, подписанных с партнерами по развитию о финансировании проектов внешней помощи;

- участвует в проведении оценки эффективности использования внешней помощи и влияния их результатов на достижение целей государственных, отраслевых и территориальных программ;

- является уполномоченным органом по управлению гуманитарной и технической помощью, поступающей в Республику Таджикистан, и обеспечивает учет и контроль над ее использованием.

## 22. Министерство финансов:

- подготавливает заключения о возможности привлечения заемных средств для финансирования государственных

инвестиционных проектов с учетом установленного лимита государственных внешних заимствований;

- подготавливает заключения о возможности со-финансирования проектов за счет государственных средств;

- участвуют в рассмотрении и отборе проектных предложений для включения в Страновой перечень приоритетных проектов;

- вносит предложения в Правительство о необходимости привлечения заемных средств, участвует в переговорах с иностранными кредиторами, ведет учет государственных займов;

- получает, использует и осуществляет возврат средств государственных займов, в пределах определяемых Правительством полномочий, или если это предусмотрено условиями займа;

- на основе долгосрочного прогноза экономического развития, с учетом приоритетных программ развития страны и Программы государственных инвестиций подготавливает проект Программы государственных внешних заимствований на предстоящий период и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Правительства;

- осуществляет обслуживание и погашение кредитов, привлекаемых для финансирования государственных инвестиционных проектов в соответствии с условиями соглашений о финансировании с партнерами по развитию;

- обеспечивает необходимые меры в рамках своих полномочий при разработке проекта государственного бюджета с целью обеспечения вклада Правительства Республики Таджикистан в совместные инвестиционные проекты, которые финансируются партнерами по развитию в рамках соглашений, подписанных с Правительством;

- участвует в подготовке проекта Программы государственных инвестиций.

### 23. Национальный банк:

- участвует в переговорах подготовке к подписанию соглашений о финансировании проектов;

- при необходимости подготавливает заключение о выборе валюты заемных средств реализации инвестиционных проектов, предложивших донорами долгосрочный прогноз курса выбранной

валюты и его влияние на выполнение кредитных обязательств Правительства республики Таджикистан;

- принимать необходимые меры в пределах своих полномочий для соблюдения официального валютного курса со стороны банковских организациях (учреждениях) во время банковских расчетов в рамках реализации государственных инвестиционных проектов, а так же современную выплату проектных средств со стороны данных банковских организации (учреждений).

24. В процессе осуществления комплекса мероприятий по привлечению, использованию координации и мониторингу внешней помощи участвует другие государственным органы и организации, уполномоченные соответствии законодательством Республики Таджикистан, а так же Правиломи.

25. Для улучшения координаций работ по привлечению и эффективному использованию внешней помощью уполномочены государственным органом могут создаваться координационные структуры, состав в которых входят представители соответствующих отраслевых или территориальных уполномоченных органов, за интересованных министерств и ведомств, международных организаций и гражданского общества.

## **6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАЗВИТИЮ**

26. Правительство разрабатывает, принимает реализует приоритетные программы развития страны на основе которых определяются потребности во внешней помощи.

27. Привлечение использование внешней помощи в Республике Таджикистан осуществляется преимущественно для реализации проектов, программ мероприятий предусмотренных в приоритетных программах развития страны.

28. При разработке стратегических документов на среднесрочную перспективу, Правительством осуществляется согласование приоритетов развития страны со среднесрочной стратегии бюджетных расходов, и определяются потребности во внешней помощи.

29. Правительством и партнерами по развитию для целенаправленного привлечения внешней помощи осуществляется разработка совместно документов о сотрудничестве, страновых

стратегий партнеров по развитию, рамочных соглашений и других документов, а также предпринимаются меры по улучшению координации и повышению эффективности внешней помощи.

30. Отраслевые и территориальные уполномоченные органы определяют основные направления привлечения и использования внешней помощи в отрасль или регион, обеспечивают подготовку проектных предложений, формирование отраслевого перечня приоритетных проектов и территориального перечня приоритетных проектов, нуждающихся во внешней помощи, и представляют их в уполномоченный государственный орган.

31. Уполномоченный государственный орган:

- обеспечивает общую координацию взаимодействия всех - соответствующих сторон по вопросам привлечения внешней помощи;

- содействует отраслевому уполномоченному органу и территориальному уполномоченному органу в разработке проектных предложений, нуждающихся во внешней помощи, и включению их соответственно в отраслевой перечень приоритетных проектов и территориальный перечень приоритетных проектов;

- осуществляют общую координацию работ по подготовке Странового перечня приоритетных проектов и представлению его партнерам по развитию для рассмотрения возможности финансирования;

- организывает и обеспечивает координацию процесса обновления вовлеченными министерствами, ведомствами и партнерами по развитию информации информационной системы управления внешней помощью о проектных предложениях и проектах внешней помощи в соответствии с положениями и сроками, определяемыми Правилами и Руководством по использованию информационной системы управления внешней помощью;

- обеспечивает размещение информации о внешней помощи на своем официальном сайте в Интернете;

- содействует исполнительным агентствам, отраслевым уполномоченным органам и территориальным уполномоченным органам в поиске внешних источников финансирования для

подготовки и реализации проектов внешней помощи, налаживании целенаправленных контактов с партнерами по развитию.

## **7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

32. Общая координация и методическое обеспечение процессов подготовки и продвижения проектных предложений, формирования отраслевого перечня приоритетных проектов, территориального перечня приоритетных проектов и Странового перечня приоритетных проектов, а также обновления информации о проектных предложениях и проектах внешней помощи в информационной системе управления внешней помощью осуществляется уполномоченным государственным органом.

33. Для обеспечения содействия в эффективной реализации целей и задач Правил, функций и полномочий участников процесса привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан используется информационная система управления внешней помощью. Подготовка и продвижение проектных предложений, формирование отраслевого перечня приоритетных проектов, территориального перечня приоритетных проектов и Странового перечня приоритетных проектов, а также проектов внешней помощи в информационной системе управления внешней помощью осуществляется в соответствии с Руководством по использованию информационной системы управления внешней помощью, разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным государственным органом с учетом положений Правил.

34. Уполномоченный государственный орган проводит программы обучения, в том числе по изучению Руководства по использованию информационной системы управления внешней помощью, предоставляет консультационные услуги, обеспечивает регистрацию и доступ ответственных сотрудников заинтересованных отечественных и международных организаций к работе с информационной системой управления внешней помощью.

35. Участники процесса привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан:

- определяют из числа своих сотрудников ответственных исполнителей по работе и обновлению данных информационной

системы управления внешней помощью, которые проходят соответствующее обучение на тренингах, организованных уполномоченным государственным органом, и обеспечивают их соответствующую регистрацию непосредственно в информационной системе управления внешней помощью;

- обеспечивают, в том числе через своих ответственных исполнителей, выполнение функций, полномочий и процедур работы с информационной системой управления внешней помощью, предусмотренных Правилами и Руководством по использованию информационной системы управления внешней помощью;

- обеспечивают своевременное и качественное обновление в информационной системе управления внешней помощью всей необходимой информации в рамках своей деятельности по привлечению, использованию, координации и мониторингу внешней помощи в Республике Таджикистан;

- используют данные информационной системы управления внешней помощью в своей деятельности в сфере внешней помощи, в том числе при анализе положения дел, мониторинге и оценке, разработке новых стратегий и программ в сфере внешней помощи в Республике Таджикистан.

36. Органы государственного управления, государственная или неправительственная организации, местный исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления поселка и дехотов, обратившиеся в отраслевой уполномоченный орган или территориальный уполномоченный орган с проектным предложением, могут являться инициаторами проектов. Предприятия, организации и территориальные структуры отраслевого уполномоченного органа представляют проектные предложения в отраслевой уполномоченный орган.

37. Инициаторы проектов подготавливают проектные предложения по форме, установленной уполномоченным государственным органом, и представляют их в соответствующий отраслевой уполномоченный орган или территориальный уполномоченный орган.

38. Отраслевой уполномоченный орган и территориальный уполномоченный орган осуществляют:



- ввод проектного предложения в информационную систему управления внешней помощью путем заполнения стандартной электронной формы в режиме реального времени;

- рассмотрение, оценку и отбор проектных предложений для их дальнейшего включения соответственно в отраслевой перечень приоритетных проектов или территориальный перечень приоритетных проектов;

- формирование соответственно отраслевого перечня приоритетных проектов или территориального перечня приоритетных проектов.

39. Отраслевой уполномоченный орган и территориальный уполномоченный орган осуществляют оценку проектных предложений на предмет соответствия их целей приоритетным программам развития страны.

40. Оценка проектного предложения предусматривает рассмотрение следующих основных вопросов:

- оценка соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли/территории;

- анализ ситуации в отрасли/территории в случаях реализации и не реализации проекта;

- оценка альтернативных вариантов достижения целей проекта;

- оценка технических решений;

- анализ рисков;

- оценка распределения выгод от реализации проекта.

41. Оценка проводится в течение двадцати рабочих дней со дня представления проектного предложения в соответствующий отраслевой уполномоченный орган или территориальный уполномоченный орган.

42. Отраслевой уполномоченный орган и территориальный уполномоченный орган при рассмотрении проектных предложений, в случае целесообразности, осуществляют объединение однотипных или взаимосвязанных проектных предложений в рамках одного проектного предложения.

43. В случае получения положительной оценки проектное предложение включается отраслевым уполномоченным органом или территориальным уполномоченным органом соответственно в

отраслевой перечень приоритетных проектов или территориальный перечень приоритетных проектов .

44. Проектные предложения, составленные не по установленной уполномоченным государственным органом форме, а также в случае получения отрицательной оценки от отраслевого уполномоченного органа или территориального уполномоченного органа, возвращаются инициаторам проекта с рекомендациями для доработки и повторного внесения на рассмотрение отраслевого уполномоченного органа или территориального уполномоченного органа, или заключением об отклонении проектного предложения ввиду его нецелесообразности.

45. Инициатор проектного предложения может дорабатывать его с учетом рекомендаций отраслевого уполномоченного органа или территориального уполномоченного органа и не позднее месячного срока повторно представить на рассмотрение отраслевого уполномоченного органа или территориального уполномоченного органа.

46. Отраслевой уполномоченный орган или территориальный уполномоченный орган повторно рассматривает и осуществляет оценку проектного предложения и, в случае если представленные отраслевым уполномоченным органом или территориальным уполномоченным органом комментарии были полностью учтены инициатором проектного предложения, данные проектные предложения проходят процедуру оценки и включения в отраслевой перечень приоритетных проектов или территориальный перечень приоритетных проектов.

47. Внесенное повторно проектное предложение, получившее положительную оценку отраслевого уполномоченного органа или территориального уполномоченного органа, включается в отраслевой перечень приоритетных проектов или территориальный перечень приоритетных проектов, и в информационной системе управления внешней помощью ему присваивается статус "Проектное предложение в отраслевом перечне приоритетных проектов " или "Проектное предложение в территориальном перечне приоритетных проектов".

48. Уведомление о включении каждого проектного предложения в отраслевой перечень приоритетных проектов или территориальный перечень приоритетных проектов с использованием информационной системы управления внешней

помощью направляется в уполномоченный государственный орган, Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли для их дальнейшего рассмотрения.

49. Уполномоченный государственный орган, Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения уведомления рассматривают каждое проектное предложение с использованием информационной системы управления внешней с помощью в режиме реального времени, одобряют его или в случае необходимости дают рекомендации по его доработке.

50. В случае наличия к проектному предложению комментариев, уполномоченный государственный орган, Министерство финансов или Министерство экономического развития и торговли направляют в отраслевой уполномоченный орган и территориальный уполномоченный орган с использованием информационной системы управления внешней помощью соответствующие уведомления.

51. Отраслевой уполномоченный орган территориальный уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления дорабатывает проектное предложение с использованием информационной системы управления внешней помощью с учетом комментариев уполномоченного государственного органа. Министерства финансов и Министерство экономического развития и торговли.

52. После завершения доработки проектного предложения отраслевой уполномоченный орган/территориальный уполномоченный орган с использованием информационной системы управления внешней помощью повторно вносит его на рассмотрение уполномоченного государственного органа, Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли.

53. Уполномоченный государственный орган, Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли в течение пятнадцати рабочих дней повторно рассматривают проектное предложение и в случае если представленные им (ими) комментарии были полностью учтены со стороны отраслевого уполномоченного органа/территориального уполномоченного органа, Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли одобряют данное проектное предложение, о

чем ими в информационной системе управления внешней помощью делается отметка "Не возражаю".

54. Если Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли в указанный срок не делают отметку о "Не возражении" или не дают свои комментарии, проектное предложение считается одобренным с их стороны и в информационную систему управления внешней помощью автоматически до данному проектному предложению, от их имени вносится отметка "Не возражаю".

55. Если получения в информационной системе управления внешней помощью по конкретному проектному предложению "Не возражения" Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли, уполномоченный государственный орган в течение пяти рабочих дней завершает рассмотрение данного проектного предложения и в случае не возражения, с использованием информационной системы управления внешней помощью одобряет данное проектное предложение.

56. Уполномоченный государственный орган, Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли могут по каждому проектному предложению представить комментарии не более трёх раз, и в случае наличия отрицательных результатов, проектное предложение снимается с дальнейшего рассмотрения.

57. В течение пятнадцати рабочих дней со дня повторного внесения отраслевым уполномоченным органом/территориальным уполномоченным органом проектного предложения, Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли с использованием информационной системы управления внешней помощью дают свое "Не возражение", а уполномоченный государственный орган дает "Одобрение" для включения данного проектного предложения в Страновой перечень приоритетных проектов, в противном случае, данное проектное предложение снимается с дальнейшего рассмотрения.

58. Проектные предложения, представленные в рамках отраслевого перечня приоритетных проектов и территориального перечня приоритетных проектов и получившие "Не возражение" Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли и "Одобрение"

уполномоченного государственного органа, в информационной системе управления внешней помощью автоматически включаются в соответствующие отраслевые или территориальные разделы Странового перечня приоритетных проектов, посредством чего формируется или обновляется Страновой перечень приоритетных проектов.

59. Уполномоченный государственный орган обеспечивает бесперебойную работу информационной системы управления внешней помощью и постоянный к ней доступ всех соответствующих сторон, в том числе официальных представителей отраслевого уполномоченного органа, территориального уполномоченного органа, Министерства финансов, Министерства экономического развития и партнеров по развитию, с целью дальнейшей работы с проектными предложениями вошедшими в Страновой перечень приоритетных проектов, и их дальнейшего продвижения в рамках стадий процесса внешней помощи в Республике Таджикистан.

60. Партнеры по развитию в случае заинтересованности, на основе доступа к работе с информационной системой управления внешней помощью могут делать соответствующую отметку о заинтересованности и/или дать соответствующие комментарии по каждому конкретному предложению, вошедшему в Страновой перечень приоритетных проектов.

## **8. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ**

61. Привлечение льготных кредитов осуществляется Правительством в соответствии с соглашениями, подписанными от имени Республики Таджикистан или Правительства с партнерами по развитию.

62. Привлечение, подготовка и подписание соглашений по льготным кредитам осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, международными договорами, признанными Республикой Таджикистан и Правилами.

63. Исполнительными агентствами проектов, осуществляемых за счет льготных кредитов, являются государственные органы, государственные организации, или другие национальное структуры, определяемые решением Правительства.

64. Проекты, осуществляемые за счет льготных кредитов, формируют портфель заимствований Правительства и рассматриваются как совместные государственные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты).

## **9. ПОДГОТОВКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

65. В случае достижения договоренностей с партнерами по развитию о финансировании инвестиционного проекта, исполнительное агентство и отраслевой уполномоченный орган направляют соответствующее уведомление в Министерство финансов и уполномоченный государственный орган с приложением всей необходимой документации по проекту.

66. Министерство финансов в пределах своих полномочий рассматривает представленные документы по проекту на предмет возможности привлечения льготных кредитов партнеров по развитию для реализации инвестиционного проекта и его софинансирования за счет средств государственного бюджета.

67. В случае соответствия представленных документов требованиям Правил и других нормативных правовых актов Министерство финансов и уполномоченный государственный орган, по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами, обращаются в установленном порядке в Правительство с предложением о принятии решения по подписанию с потенциальными партнерами по развитию меморандума, который отражает намерения сторон осуществлять совместную деятельность по финансированию, подготовке и реализации проекта.

68. Министерство финансов на основании положительного решения Правительства, подписывают меморандум, и направляет соответствующую информации уполномоченный государственный орган, отраслевой уполномоченный орган исполнительное агентство приложением копий подписанных документов.

69. Подписанный меморандум служит основанием для включения инвестиционного проекта в проект Программы государственных инвестиции на предстоящий период, в раздел "Проекты разработке".

70. В случае достижения договоренностей с партнерами по развитию о финансировании процесса подготовки проекта, по представлению Министерства финансов и уполномоченного

государственного органа Президент Республики Таджикистан или Правительство в установленном порядке принимает решения о подписании с партнерами по развитию Соглашения о предоставлении финансирования на по подготовку проекта.

71. Ответственность за подготовку проекта возлагается на исполнительное агентство. В случае необходимости, решением Правительство в установленном порядке создается соответствующая структура, или нанимаются специальные консультанты, которые обеспечивают реализацию мероприятий по подготовке проекта.

72. После подписания Соглашения о предоставлении финансирования на подготовку проекта исполнительное агентство совместно партнерами по развитию составляют план мероприятий по подготовке проекта.

73. Исполнительное агентство совместно с участвующими в реализации проекта соответствующим органом государственного управления, местным исполнительным органом государственной власти, государственными организациями и партнерами по развитию осуществляет разработку всей необходимой документации по проекту, а также подготовку соглашения с партнерами по развитию о финансировании проекта.

74. После подготовки всей необходимой документации партнеры по развитию осуществляют оценку проекта и составляют документ оценки проекта.

75. Полный пакет документов по инвестиционному проекту уполномоченным государственным органом представляется в Министерство финансов с целью рассмотрению вопроса со финансирования проекта за счет средств государственного бюджета и получения льготного кредита с учетом лимита государственных внешних заимствований, установленного в среднесрочных стратегиях бюджетных расходов и государственном бюджете Республики Таджикистан на следующий год.

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ, ПОДПИСАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ СОГЛАШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ ПО РАЗВИТИЮ**

76. По завершению процесса подготовки и оценки проекта, по представлению в установленном порядке Министерством финансов и уполномоченным государственным органом соответствующего

предложения, Президент Республики Таджикистан или Правительство принимает решение о проведении переговоров с партнерами по развитию, утверждает состав делегации Правительства.

77. По результатам переговоров членами делегации подписывается протокол переговоров, который вместе с согласованным с партнерами по развитию проектом Соглашения о финансировании проекта, представляется в установленном порядке в Правительство.

78. Правительство наделяет официальными полномочиями на подписание соглашений с партнерами по развитию о финансировании государственных инвестиционных проектов за счет льготных кредитов министра финансов Республики Таджикистан.

79. Министерство финансов осуществляет регистрацию предоставляемых Республике Таджикистан кредитов. Копии соглашений направляются уполномоченному государственному органу, в исполнительное агентство, отраслевой уполномоченный орган и другим соответствующим государственным органам управления.

80. Если условиями соглашения предусматривается предоставление юридического заключения, Министерство юстиции Республики Таджикистан проводит экспертизу и оценку условий подписанных с партнерами по развитию соглашений и других соответствующих документов на предмет их соответствия нормативным правовым актам Республики Таджикистан и подготавливает юридическое заключение.

81. В целях выполнения условий вступления соглашений в силу, если таковые имеются, соответствующими министерствами и ведомствами Республики Таджикистан проводятся мероприятия по реализации этих условий в сроки и согласно требованиям, изложенным в соглашении о финансировании проекта.

82. Официальная информация о выполнении условий вступления соглашений в силу направляется в уполномоченный государственный орган для последующего уведомления в установленном порядке партнеров по развитию, финансирующих проект.



83. После признания в установленном порядке Республикой Таджикистан соглашения с партнерами по развитию о финансировании, данные инвестиционные проекты включаются в проект Программы государственных инвестиций в раздел "Действующие проекты" и, в случае кредитного финансирования, в проект Программы государственных внешних заимствований. Расходы на подготовку и реализацию инвестиционных проектов предусматриваются в проектах среднесрочных стратегий бюджетных расходов и государственного бюджета Республики Таджикистан на следующий год.

84. Проект Программы государственных инвестиций подготавливается Министерством экономического развития и торговли совместно с уполномоченным государственным органом и Министерством финансов, с привлечением соответствующих министерств и ведомств, на пятилетний период, с учетом обеспечения его должной увязки с приоритетными программами развития страны, среднесрочных стратегий бюджетных расходов и лимитом государственных внешних заимствований, установленных Правительством.

85. Проект Программы государственных инвестиций вносится на рассмотрение Правительства одновременно с проектами государственного бюджета на очередной финансовый год и Программы государственных внешних заимствований с обеспечением их взаимной увязки между собой и ежегодно корректируется.

## **11. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

86. После подписания Соглашения, отраслевой уполномоченный орган совместно с уполномоченным государственным органом подготавливает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства проект решения о мерах по выполнению соглашения, подписанного с партнерами по развитию, в котором определяются исполнительное и реализующее агентство проекта, механизмы его реализации и мониторинга, а также другие положения, связанные с выполнением соглашения с партнерами по развитию и эффективной реализацией инвестиционного проекта.

87. Персонал реализующего агентства отбирается на конкурсной основе в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан и условиями соглашения о финансировании проекта.

88. С целью обеспечения успешной и эффективной реализации проекта исполнительным и реализующим агентствами разрабатывается Операционное руководство. Операционное руководство описывает операционные положения и процедуры деятельности, которые надлежит выполнять персоналу реализующего агентства на протяжении всего периода реализации проекта.

89. Бюджеты проектов утверждаются исполнительными агентствами проектов в соответствии с условиями и сроками соглашения о финансировании проекта по согласованию с уполномоченным государственным органом, Министерством финансов, отраслевым уполномоченным органом и партнерами по развитию.

90. В целях своевременного финансирования мероприятий по проекту исполнительные или реализующие агентства ежегодно в установленные сроки представляют в Министерство финансов заявку на планирование в государственном бюджете на предстоящий год необходимых объемов вклада Правительства по инвестиционным проектам.

91. Уполномоченный государственный орган осуществляет следующие действия:

- общую координацию деятельности исполнительных и реализующих агентств инвестиционных проектов;
- мониторинг и оценку хода реализации инвестиционных проектов. С этой целью реализующие и исполнительные агентства не позднее 31 января текущего года представляют в уполномоченный государственный орган рабочие и финансовые планы, а также планы закупок, которые формируются на основе проектных документов и финансовых запросов, использованных при разработке государственного бюджета на текущий год;
- меры по обеспечению прозрачности, справедливости и эффективности процесса закупок товаров, работ и услуг в рамках инвестиционных проектов;

- организацию и проведение совместного (блочного) аудита инвестиционных проектов, в соответствии с условиями проектных документов и процедурами партнеров по развитию.

92. Реализующее агентство проекта представляет в уполномоченный государственный орган и Министерство финансов ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты о ходе реализации проектов не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по единой форме, утвержденной уполномоченным государственным органом.

93. Для оценки хода реализации инвестиционных проектов уполномоченным государственным органом совместно с партнерами по развитию и другими соответствующими организациями регулярно проводятся оценочные миссии, совместные обсуждения хода реализации инвестиционных проектов, обзор портфеля заимствований Правительства.

94. Уполномоченный государственный орган обобщает информацию о ходе реализации инвестиционных проектов и, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным, подготавливает и предоставляет Президенту Республики Таджикистан и Правительству ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты по установленной форме.

95. Уполномоченный государственный орган в соответствии с условиями соглашений о финансировании проектов, обеспечивает проведение независимого аудита финансовой деятельности реализующих агентств по проектам за счет бюджета проекта, с привлечением международных и/или местных аудиторских компаний, которые отвечают требованиям партнеров по развитию и законодательства Республики Таджикистан.

96. Реализующие исполнительные агентство в течение десяти дней после получения согласованного оригинала аудиторского отчета направляют его копию в уполномоченный государственный орган, который подготавливает и представляет в Правительство консолидированный отчет о результатах аудита проектов.

97. Проверки финансового - хозяйственной деятельности реализующих агентств государственных инвестиционных проектов осуществляются уполномоченными государственными органами в установленном порядке.

## **12. ПРОЦЕДУРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

98. Реализующее агентство инвестиционного проекта позднее 3 месяца после даты завершения реализации проекта проходить оценку его эффективности, в том числе на предмет достижения поставленных целей, и представляет соответствующий отчет уполномоченный государственный орган, отраслевой уполномоченный орган и Министерство финансов.

99. Реализующее агентство обеспечивает передачу построенных объектов, материально-технических ценностей, в том числе приобретенных в целях реализации проекта, являющихся активами проекта, конечному получателю или отраслевому уполномоченному органу в установленном законодательством порядке

100. Реализующее агентство в течение трех месяцев после завершения проекта представляет Правительство и уполномоченный государственный орган о завершении проекта включая оценку эффективности.

101. Все операционные расходы по процедурам завершения проекта осуществляются за счет бюджета проекта, или исполнительного органа, если иное не предусмотрено в проектом документе.

102. Обслуживание и приглашение льготных кредитов, привлекаемых Республикой Таджикистан или Правительством, производится Министерством финансов соответствии с условиями соглашения о финансировании проекта.

## **13. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТА**

103. Поддержка государственного бюджета осуществляется за счет средств, предоставляемых Республике Таджикистан или Правительство Республики Таджикистан партнерами по развитию.

104. Помощь, предоставляемая партнерами по развитию для поддержки государственного бюджета, направляется на следующие цели:

- финансирование дефицита бюджета;
- финансирование структурных преобразований;

- поддержка платежного баланса;
- погашение государственного долга.

105. В зависимости от целей, для которых предоставляется помощь по поддержке государственного бюджета, исполнительное агентство определяется со стороны Президента Республики Таджикистан или Правительства.

106. Для предоставления помощи по поддержке государственного бюджета Правительство и партнеры по развитию проводят консультации об условиях выделения средств. Договоренности, достигнутые в ходе консультаций, отражаются в меморандуме, который от имени Республики Таджикистан или Правительства подписывает министр финансов Республики Таджикистан.

107. По завершению мероприятий, предусмотренных меморандумом и одобрения, Президент Республики Таджикистан или Правительство принимает решение о проведении переговоров с партнерами по развитию и утверждает состав делегации Правительства во главе с министром финансов Республики Таджикистан.

108. Президент Республики Таджикистан или Правительство на основе рассмотрения результатов переговоров принимает решение об утверждении их результатов и подписании соглашения, в котором определяется порядок и условия финансирования и другие необходимые положения.

109. Президент Республики Таджикистан или Правительство наделяет официальными полномочиями на подписание соглашений от имени Правительства министра финансов Республики Таджикистан.

110. Порядок проведения юридической экспертизы и вступления соглашения в силу аналогичен процедурам, изложенным в пунктах 79 и 80 Правил.

## **14. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ**

111. Привлечение грантов осуществляется в соответствии с нормативными: правовыми актами Республики Таджикистан, международными договорами, признанными Республикой Таджикистан и Правилами.

112. Уполномоченный государственный орган в рамках своих полномочий осуществляет и координирует переговорный процесс с партнерами по развитию по вопросам предоставления грантов для финансирования приоритетных проектов, вошедших в Страновой перечень приоритетных проектов, привлекая для этого соответствующие государственные организации.

113. В случае заинтересованности, проявленной партнерами по развитию по финансированию конкретного проекта, уполномоченный государственный орган информирует соответствующий отраслевой уполномоченный орган или территориальный уполномоченный орган о необходимости проведения мероприятий по подготовке, согласованию и подписанию соглашений о предоставлении гранта (далее - грантовое соглашение).

114. Инициатор проекта, отраслевой уполномоченный орган и территориальный уполномоченный орган при содействии уполномоченного государственного органа, осуществляет взаимодействие с партнерами по развитию на предмет определения исполнительного агентства, условий реализации проекта, подготовки грантового соглашения и других необходимых проектных документов.

115. В случае необходимости соответствующий отраслевой уполномоченный орган или территориальный уполномоченный орган рассматривает вопрос об осуществлении своего вклада в реализацию проекта, который, как правило, осуществляется в виде нематериальных и человеческих ресурсов.

116. Министерство финансов, отраслевой уполномоченный орган, территориальный уполномоченный орган или исполнительное агентство подписывает по поручению Президента Республики Таджикистан или Правительства с партнерами по развитию соглашение о привлечении технической помощи, и в соответствии с Правилами и с использованием информационной системы управления внешней помощью представляет соответствующую информацию в уполномоченный государственный орган.

117. Министерство финансов и при необходимости отраслевой уполномоченный орган подписывает по поручению Президента Республики Таджикистан или Правительства с партнерами по развитию соглашение о привлечение грантовых средств, и в

соответствии с Правилами и с использованием информационной системы управления внешней помощью представляет соответствующую информацию в уполномоченный государственный орган.

118. Средства грантов используются исполнительными агентствами в соответствии с условиями грантового соглашения и законодательством Республики Таджикистан.

119. Уполномоченный государственный орган осуществляет учётную регистрацию проекта в информационной системе управления внешней помощью и осуществляет мониторинг хода его реализации.

120. По завершению проектов исполнительные агентства обеспечивают передачу построенных объектов, материально - технических ценностей получателям помощи в соответствии с условиями грантового соглашения и установленным законодательством Республики Таджикистан порядком.

121. Не позднее трех месяцев после даты завершения проекта(если иное не предусмотрено проектным соглашением), исполнительное агентство осуществляет оценку эффективности проекта, и подготавливает отчет о его завершении, который направляется в уполномоченный государственный орган и территориальный уполномоченный орган.

122. В ряде случаев исполнительным агентством по реализации грантовых соглашений являются международные организации. В этом случае уполномоченный государственный орган осуществляет:

- согласование проекта с национальными приоритетами;
- обеспечение регистрации проекта в информационной системе управления внешней помощью;
- ознакомление с отчётами о проектной деятельности в целях координации.

## **15. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ**

123. Соответствующий государственный орган, уполномоченный со стороны Президента Республики Таджикистан и Правительства, имеет право обращаться к международному сообществу, государствам и международным организациям о



предоставлении гуманитарной помощи от имени Республики Таджикистан и Правительства.

124. Учет и контроль над использованием всей предоставляемой в Республику Таджикистан гуманитарной помощи осуществляется Министерством экономического развития и торговли.

125. Ввоз лекарственных средств, медицинской техники, продуктов питания, продукции санитарно-гигиенического назначения, пищевых добавок и лечебной косметики в качестве гуманитарной помощи осуществляется получателем помощи по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения и социальной защиты населения, а религиозные материалы по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере религии, регулированию национальных традиций и национальных.

126. Таможенное оформление товаров ввозимых в Республику Таджикистан в качестве гуманитарной помощи в соответствии с законодательством Республики Таджикистан производится таможенными органами в упрощенном порядке.

127. Уполномоченный государственный орган в сфере государственных материальных резервов является уполномоченным по приему, транспортировке, складированию и охране гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Таджикистан.

128. В целях покрытия расходов, связанных с приемом, транспортировкой, хранением, охраной и распределением гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Таджикистан, разрешается продажа не более десяти процентов от общего объема поступившей помощи.

129. Прием и распределение экстренной помощи поступающей в Республику Таджикистан, осуществляются через уполномоченный государственный орган в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

## **16. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОЕКТОВ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ**

130. Все проекты предложения и проекты, реализуемые на территории Республики Таджикистан и финансируемые за счет средств внешней помощи, не зависима от его характера и



источника финансирования, подлежат учетной регистрацией в информационной системе управления внешней помощью (далее - регистрация информационных системы управления).

131. Регистрация проектных предложений осуществляется на основе заполненной отраслевым уполномоченным органом или территориальным уполномоченным органом в информационной системе управления внешней помощью стандартной электронной формой проектного предложения.

132. Регистрация проектов осуществляется путем заполнения партнерами по развитию исполнительным или реализующим партнерами по развитию исполнительным или реализующим агентством данного проекта в информационной системы управления внешней помощью соответствующей стандартной электронной формы.

133. Для регистрации проекта партнерами по развитию, исполнительное или реализующие агентство проектов внешней помощи не позднее тридцати дней с момента подписания проектного документа (соглашения) заполняет в информационной системе управления внешней помощью стандартную электронную проектную форму на основе информацией, содержащейся в проектных документах.

134. После завершения проекта партнеры по развитию, исполнительное или реализующие агентство не позднее трех месяцев с момента завершения проекта, вносят в информационную систему управления внешней помощью результирующие информацию, отчет о завершение проекта и присваивает ему статус о завершения проекта.

## **17. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ**

135. Мониторинг и оценка эффективности использования всех видов внешней помощи, поступающей в Республику Таджикистан осуществляется уполномоченным государственным органом с привлечением заинтересованных ответственных и международных организаций на основе информации, содержащейся в информационной системе управления внешней помощью другой дополнительной информации.

136. В целях осуществления мониторинга и оценки эффективности проектов внешней помощи уполномоченный государственный орган по мере необходимости может:

- запрашивать у исполнительных и реализующих агентств и/или бенефициаров дополнительную информацию с указанием срока ее представления;
- организовать совместные миссии по месту реализации проектов для изучения вопросов эффективности внешней помощи;
- принимать иные меры по мониторингу и оценке программ внешней помощи в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и международными документами, признанными Таджикистаном.

137. Для мониторинга проектов и соглашений, реализуемых за счет внешней помощи, исполнительные и реализующие агентства и партнеры по развитию предоставляют в уполномоченный государственный орган по установленным формам следующую информацию:

- информация обо всех подписанных соглашениях по проектам внешней помощи, не позднее тридцати дней с момента подписания;
- ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта (соглашения), не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- полугодовой и годовой отчета о ходе реализации проекта (соглашения) не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом.

138. Уполномоченный государственный орган на основе обновленной партнерами по развитию, исполнительными или реализующими агентствами проектов информации информационной системы управления внешней помощью, проводит текущий анализ, оценку эффективности хода реализации проектов и по запросам Правительства подготавливает соответствующие отчеты, справки и другую информацию.

139. Уполномоченный государственный орган организует и координирует процесс обновления информационной системы управления внешней помощью и на этой основе обеспечивает предоставление всем соответствующим министерствам и ведомствам соответствующей информации для повышения их информированности и лучшей координации процесса внешней

помощи, в том числе путем её размещения на своем официальном сайте.

140. Уполномоченный государственный орган оказывает содействие соответствующим организациям в проведении независимой оценки эффективности завершающихся программ и проектов внешней помощи с учетом их влияния на достижение целей, содержащихся в приоритетных программах развития страны.

141. Уполномоченный государственный орган предпринимает меры по обеспечению взаимосвязи мониторинга и оценки программ и проектов внешней помощи с национальной системой мониторинга и оценки для определения влияния внешней помощи на процесс национального развития.